

## Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ

Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ (минбаъд – Тартиб) бо мақсади амалисозии назорати низоми пардохтии Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи моддаи 28 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизматрасониҳои пардохтӣ ва низоми пардохтӣ” таҳия шуда, тартиби аз ҷониби операторони низоми пардохтӣ пешниҳод намудани ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ ва иштирокчиёни он (минбаъд - Маълумот), шакл, муҳлати пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ ва усули таҳияи ҳисоботи мазкурро муқаррар менамояд.

### БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Дар Тартиби мазкур мафҳумҳое, ки дар қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд ва инчунин мафҳумҳои зерин истифода мешаванд:

**бонки ношир** – ташкилоти қарзии молиявӣ, ки тибқи технология ва қоидаҳои низоми пардохтӣ ба барориши кортҳои пардохтии бонкӣ машғул мебошад;

**бонки эквайер** – ташкилоти қарзии молиявӣ, ки фаъолияти пешниҳоди пули нақд ба дорандагони корт ва ба роҳ мондани муносибатҳои шартномавӣ бо муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ, ки кортҳои пардохтии бонкиро ҳамчун воситаи пардохтии мол ва хизматрасониҳо дар шабакаи терминалӣ қабул менамоянд, анҷом медиҳад;

**тиҷорати электронӣ** – фаъолияти, ки барои фурӯши мол ва хизматрасониҳо бо истифодаи технологияҳои иттилоотии

коммуникатсионӣ дар асоси ҳамкориҳои шабакавӣ байни харидор ва фурӯшанда амалӣ карда мешавад;

**гурӯҳбандии муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ** – таснифи намудҳои фаъолияти муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ ҳангоми гузарондани амалиётҳои пардохти мол ва хизматрасонӣ бо истифодаи воситаҳои электронии пардохтӣ дар муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ;

**ҳамёни электронӣ** – воситаҳои пардохтии электронӣ, микропротсессор (чип), таъминоти барномавии компютери шахсӣ ва дигар воситаи техникий барномавӣ, ки дар он маблағҳои электронӣ нигоҳ дошта шуда, тавассути онҳо ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ амалӣ мешавад.

**интиқоли маблағҳо аз як корт ба корти дигар (P2P)** – интиқоли маблағҳо тариқи онлайн аз як корти пардохтии бонкӣ ба корти пардохтии бонкии дигар;

**амалиётҳои қаллобӣ** – амалиётҳои қаллобии ғаразноки ғайриқонунӣ (ё сӯистифода аз боварӣ), ки ба дастрасии беиҷозат ва истифодаи иттилооти марбут ба сирри бонкӣ барои ба даст овардани маблағҳои пулӣ аз суратҳисобҳои бонкии иштирокчиёни низоми пардохтӣ ва/ё муштариёни онҳо равона карда шудааст.

## **БОБИ 2. ШАКЛ ВА МҶҲЛАТИ ПЕШНИҲОДИ ҲИСОБОТ**

2. Маълумот дар шаклҳои муқарраргардидаи Тартиби мазкур ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад.

3. Маълумот дар шакли коғазӣ ба шӯъбаи умумии Бонки миллии Тоҷикистон ва ба таври электронӣ ба суроғайи электронии сохтори дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад.

4. Шакли электронии Маълумот дар шакли Excel пешниҳод карда мешавад.

5. Таҳвилгари хизматрасониҳои пардохтӣ, ки фаъолияти оператори низоми пардохтиро анҷом медиҳад, тибқи Тартиби мазкур, инчунин дар доираи ҳисоботи ҳармоҳаи оморӣ бонкӣ, маълумот пешниҳод менамояд.

6. Оператори низоми пардохтӣ Маълумотро аз давраи минбаъдаи ҳисоботие, ки пас аз гирифтани иҷозатномаи оператори низоми пардохтӣ меояд, пешниҳод менамояд.

7. Маълумот тибқи ҳисоботи моҳона на дертар аз санаи понздаҳуми моҳе, ки пас аз давраи ҳисоботӣ меояд, пешниҳод карда мешавад.

8. Маълумот тибқи ҳисоботи семоҳа на дертар аз охири моҳи дуюме, ки пас аз давраи ҳисоботӣ меояд, пешниҳод карда мешавад.

9. Агар муҳлати пешниҳоди Маълумот ба рӯзи корӣ рост наояд, он гоҳ муҳлати охирони пешниҳоди Маълумот рӯзи навбатии корӣ ҳисобида мешавад.

10. Маълумотҳое, ки тибқи Тартиби мазкур пешниҳод карда мешаванд, бо асъори дар таҳия намудани ҳисоботҳои низоми пардохтӣ истифодашаванда, нишон дода мешаванд.

### **БОБИ 3. УСУЛИ ТАҲИЯ НАМУДАНИ ҲИСОБОТ**

11. Оператори низоми пардохтӣ, ки бо истифодаи қортҳои пардохтии бонкӣ фаъолият мекунад, тибқи Замимаи №1 Тартиби мазкур (минбаъд-Шакли №1-ОНП) Маълумот пешниҳод менамояд.

12. Дар Шакли №1-ОНП маълумот оид ба амалиётҳо, ки бо аъсор анҷом дода шудаанд, бо пули миллий (сомонӣ) тибқи қурби расмии Бонки миллии Тоҷикистон ба санаи якуми моҳи пас аз давраи ҳисоботӣ омада, пешниҳод карда мешавад.

13. Оператори низоми пардохтии байналмилалӣ, ки бо истифодаи қортҳои пардохтии бонкӣ фаъолият мекунад, тибқи Замимаи №2 Тартиби мазкур (минбаъд-Шакли №2-ОНП) Маълумот пешниҳод менамояд.

14. Оператори низоми пардохтӣ, ки хизматрасонии қабули пардохтҳоро анҷом медиҳад, тибқи Замимаи №3 Тартиби мазкур (минбаъд-Шакли №3-ОНП) Маълумот пешниҳод менамояд.

15. Оператори низоми пардохтӣ, ки интиқоли маблағҳоро анҷом медиҳад, тибқи Замимаи №4 Тартиби мазкур (минбаъд-Шакли №4-ОНП) Маълумот пешниҳод менамояд.

16. Дар варақаи унвонии Шакли №1-ОНП, Шакли №2-ОНП, Шакли №3-ОНП ва Шакли №4-ОНП номи оператори низоми пардохтӣ, номи низоми пардохтӣ, давраи ҳисоботӣ, аъори ҳисобот, насаб, ном ва номи падари роҳбар ва сармуҳосибии оператори низоми пардохтӣ, инчунин насаб, ном, номи падар ва рақами телефони иҷрокунандаи ҳисобот, таърихи тартиб додани ҳисобот дар шакли “рӯз/моҳ/сол” нишон дода мешавад.

17. Тартиби пур кардани Шакли №1-ОНП “Маълумот оид ба низоми пардохтии бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ” (Замимаи №1):

17.1 Варақаи 1 Ҷадвали 1.1. “Маълумот оид ба иштирокчиёни низоми пардохтӣ”:

– Ҷадвали 1.1. иттилоотро оид ба иштирокчиёни низоми пардохтӣ ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад, дар бар мегирад;

– Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад;

– Ҷадвали 1.1. чунин пур карда мешавад:

№ сутун	Номгӯй	Ҷадвали 1.1. Шарҳ
2	Номгӯи иштирокчӣ	Номгӯи иштирокчии низоми пардохтӣ, ки бо барориш ва хизматрасонии кортҳои пардохтии бонкӣ машғул аст, нишон дода мешавад.
3	Мавқеи иштирокчӣ дар низоми пардохтӣ	Мавқеи иштирокчӣ дар низоми пардохтӣ аз рӯи шартҳои иштирок дар низоми пардохтӣ нишон дода мешавад.
4	Санаи оғози иштирок	Санаи ба имзо расидани Шартнома оид ба иштирок дар низоми пардохтӣ нишон дода мешавад.
5	Санаи анҷоми иштирок	Санаи баромадан аз низоми пардохтӣ дар давраи ҳисоботӣ нишон дода мешавад.

17.2 Варақаи 2 Ҷадвали 1.2. “Маълумот оид ба амалиётҳо, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкии иштирокчиёни низоми пардохтӣ анҷом дода шудаанд”:

– Ҷадвали 1.2. иттилоотро оид ба амалиётҳо, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар шабакаи терминалии иштирокчиёни низоми пардохтӣ дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, дар бар мегирад;

– Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад;

– Ҷадвали 1.2. чунин пур карда мешавад:

Ҷадвали 1.2.

№ сатр	Номгӯй	Шарҳ
I.	Амалиётҳои муштариёни иштирокчӣ дар шабакаи терминалии иштирокчӣ	Амалиётҳо бо истифодаи қортҳои пардохтии бонкии муштариёни иштирокчӣ низоми пардохтӣ, ки дар шабакаи терминалии иштирокчӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода мешавад.
II.	Амалиётҳои муштариёни дигар иштирокчиён дар шабакаи терминалии иштирокчӣ	Амалиётҳо бо истифодаи қортҳои пардохтии бонкии муштариёни дигар иштирокчиёни низоми пардохтӣ, ки дар шабакаи терминалии иштирокчӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода мешавад.
III.	Амалиётҳои муштариёни бонкҳои хориҷӣ дар шабакаи терминалии иштирокчӣ	Амалиётҳо бо истифодаи қортҳои пардохтии бонкии дорандагони қортҳои бонкҳои хориҷӣ дар шабакаи терминалии иштирокчӣ низоми пардохтӣ нишон дода мешаванд.
№ сатр	Номгӯй	Шарҳ
2	Номгӯи иштирокчиёни низоми пардохтӣ	Номгӯи иштирокчӣ низоми пардохтӣ, ки бо барориш ва хизматрасонии қортҳои пардохтӣ машғул мебошанд, нишон дода мешавад.
3 - 4	Шумора ва маблағи умумии амалиётҳо	Шумора ва маблағи умумии ҳамаи амалиётҳо, ки бо истифодаи қортҳои пардохтии бонкӣ дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода

		мешаванд.
5 - 6	Гирифтани пули нақд, шумора ва маблағи амалиётҳо	Шумора ва маблағи умумии амалиётҳои гирифтани пули нақд бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар давраи ҳисоботӣ нишон дода мешаванд.
7 - 8	Гирифтани пули нақд, шумора ва маблағи амалиётҳо (асъори хориҷӣ)	Шумора ва маблағи умумии амалиётҳои гирифтани пули нақд бо асъори хориҷӣ бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар давраи ҳисоботӣ нишон дода мешаванд.
9 - 10	Пардохти мол ва хизматрасониҳо, шумора ва маблағи амалиётҳо	Шумора ва маблағи умумии амалиётҳои пардохти мол ва хизматрасониҳо бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар давраи ҳисоботӣ нишон дода мешаванд.
11 - 12	Тиҷорати электронӣ, шумора ва маблағи амалиётҳо	Шумора ва маблағи умумии амалиётҳои тиҷорати электронӣ, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар шабакаи компютери иштирокчиёни низоми пардохтӣ дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода мешаванд.
13 - 14	Интиқоли маблағҳо (P2P), шумора ва маблағи амалиётҳо	Шумора ва маблағи умумии амалиётҳои интиқоли маблағҳо (P2P) бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар давраи ҳисоботӣ нишон дода мешавад.

17.3. Варақаи 3 Ҷадвали 1.3. “Маълумот оид ба шумора ва ҳаҷми пардохтҳои ғайринақдӣ, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар шабакаи терминалии бонкҳои эквайер дар муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ анҷом дода шудаанд”:

– Ҷадвали 1.3. иттилоотро оид ба шумора ва ҳаҷми амалиётҳои пардохти мол ва хизматрасониҳо бо истифодаи кортҳои пардохтии

бонкӣ дар давраи ҳисоботӣ, ки дар шабакаи терминалии бонкҳои эквайер - иштирокчиёни низоми пардохтӣ дар муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ анҷом дода шудаанд, дар бар мегирад;

– Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад;

– Ҷадвали 1.3. чунин пур карда мешавад:

Ҷадвали 1.3.

№ сутун	Номгуй	Шарҳ
2	Рамзи МСХ	Рамзи гурӯҳбандии муассисаи савдо ва хизматрасонӣ, ки тибқи стандарти байналмилалӣ (ISO 18245) муқаррар карда шудааст.
3	Гурӯҳбандии муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ	Намуди хизматрасонии муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ нишон дода мешавад.
4 – 9	Пардохти мол ва хизматрасониҳо, шумора ва ҳаҷми амалиётҳо	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳои мол ва хизматрасониҳо дар муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ дар моҳҳои алоҳида нишон дода мешавад.
№ сатр	Номгуй	Шарҳ
1	4131, Автобусҳо	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои роҳи рои автобус нишон дода мешавад.
2	4511, Чиптаи ҳавопаймо	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои хариди чиптаи ҳавопаймо нишон дода мешавад.
3	4121, Такси	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои хизматрасониҳои такси нишон дода мешавад.
4	4011, Роҳи оҳан	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои хариди чиптаи роҳи оҳан нишон дода мешавад.

5	4784, Бочу хирочи роҳ ва кӯпрук	<p>Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои пардохти бочу хирочи роҳ ва кӯпрук нишон дода мешавад.</p> <p>Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои ҳама гуна хизматрасониҳои дигари нақлиётӣ, ки дар боло зикр нашудааст, нишон дода мешавад.</p>
6	4789, Дигар хизматрасониҳои нақлиётӣ	
7	4722, Ширкатҳои саёҳӣ ва операторони саёҳӣ	<p>Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои хизматрасониҳои ширкатҳои сайёҳие, ки хизматрасониҳои иттилоотӣ ва дастрас кардани чиптаҳоро пешниҳод менамоянд, нишон дода мешавад. Чунин нуқтаҳо аз номи сайёҳон барои фармоиш ва харидорӣ намудани чиптаҳои парвоз дар ҳавопаймо, саёҳати автобусӣ, саёҳати обӣ, иҷораи мошин, рафту омад бо қатора ва ҷойи зист ҳамчун агент баромад мекунанд. Инчунин, ташкилкунандагони экскурсия, ки хизматрасонии ташкил ва интихоби экскурсияҳоро тавассути ширкатҳои сайёҳӣ ё бевосита ба истеъмолкунанда пешниҳод менамоянд, дохил мешаванд.</p>
8	4814, Хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ (алоқаи мобилӣ, Интернет ва ғ.)	<p>Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ ба таҳвилгарони хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ барои</p>

9	4899, Телевизиони ноқилӣ, пахши радифӣ ва ғ.	зангҳои мобилӣ ва шаҳрӣ, почта, Интернет ва дигар хизматрасониҳо нишон дода мешавад. Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои пайваस्तшавӣ ва пахши мустақими барномаҳои телевизионии пулакӣ нишон дода мешавад.
10	4900, Хизматрасониҳои манзилию коммуналӣ	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои хизматрасониҳои манзилию коммуналӣ нишон дода мешавад.
11	5541, Нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ ва хизматрасонии техникии автомобилҳо	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ дар нуқтаҳои савдо, ки фурӯши сӯзишвориро барои истифодабарии истеъмоли, дар нуқтаҳои ташхиси техникӣ ва таъмири автомобилҳо нишон дода мешавад.
12	5812, Тарабхонаҳо ва хӯроки умум	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ дар тарабхонаҳо ва ҷойҳои хӯроки умум нишон дода мешавад.
13	5912, Дорухонаҳо	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ дар дорухонаҳо нишон дода мешавад.
14	5999, Марказҳо ва нуқтаҳои савдои яклухт ва чакана	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ дар марказҳо ва нуқтаҳои савдои яклухт ва чакана нишон дода мешавад.
15	6300, Суғурта	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо

		тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои хизматрасониҳои суғурта нишон дода мешавад.
16	7011, Меҳмонхонаҳо	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои хизматрасониҳои меҳмонхона нишон дода мешавад.
17	7542, Шустушӯи нақлиёт	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои шустушӯи нақлиёт нишон дода мешавад.
18	7996, Хизматрасониҳои маданӣ-маишӣ	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои хизматрасониҳои маданӣ-маишӣ нишон дода мешавад.
19	7999, Курортҳо, осоишгоҳҳо ва минтақаҳои истироҳатӣ	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ дар нуқтаҳои истироҳат, шифохона ва пешниҳоди хизматрасониҳои маишӣ нишон дода мешавад.
20	8099, Муассисаҳои тиббӣ	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои хизматрасониҳои, ки аз тарафи муассисаҳои тиббӣ ва мутахассисони тиббӣ пешниҳод мешаванд нишон дода мешавад.
21	8299, Муассисаҳои таълимӣ	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои хизматрасониҳои муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла муассисаҳои томактабӣ, мактабӣ, миёнаи махсус, олий ва дигар муассисаҳои таълимӣ нишон дода мешавад.

22	8675, Автодром	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои хизматрасониҳои автодром ва супоридани имтиҳон ҳангоми гирифтани шаҳодатномаи ронандагӣ нишон дода мешавад.
23	9222, Ҷаримаҳо	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои ҷаримаҳо, ки ба буҷети давлат ворид мешаванд, нишон дода мешавад.
24	9311, Андозҳо, бочу хирочи гумрукӣ	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои андозҳо, бочу хирочи гумрукӣ, ки ба буҷети давлат ворид мешаванд, нишон дода мешавад.
25	9399, Дигар хизматрасониҳои давлатӣ	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои дигар хизматрасониҳои давлатӣ нишон дода мешавад.
26	9999, Дигар хизматрасониҳо	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои ҳама гуна хизматрасониҳои дигар, ки дар рӯйхати боло зикр нашудааст, нишон дода мешавад.

17.4. Варақаи 4 Ҷадвали 1.4. “Маълумот оид ба ҳодиса”:

- Ҷадвали 1.4. иттилоотро оид ба ҳодисаи дар давраи ҳисоботӣ дар низоми пардохтӣ рӯйдода дар бар мегирад;
- Маълумоти мазкур на дертар аз рӯзи ояндаи пас аз ошкор гардидани ҳодисаи рӯйдода, ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад;
- зери мафҳуми ҳодиса чунин ҳолатҳои зерин фаҳмида мешаванд:
  - Ҳама гуна боздошти хизматрасонии низом зиёда аз 30 дақиқа;

- Ҳама гуна ҳодисаҳои қаллобӣ ё дуздӣ ба маблағи зиёда аз 20 нишондиҳанда барои ҳисобҳо;
  - Ҳама гуна ҳодисаҳои интишори маълумотҳои муштарӣ, аз қабилӣ ҳамлаҳои фишингӣ, кибер ва дигарҳо, инчунин ҳодисаҳои, ки барои шикасти низоми амалиётӣ бо мақсади пайдо кардани дастрасии беиҷозат ба маълумотҳои кортҳои пардохтии бонкии иштирокчиёни низоми пардохтӣ равона карда шудааст;
- Ҷадвали 1.4. чунин пур карда мешавад:

		Ҷадвали 1.4.
№ сатр	Номгӯй	Шарҳ
1	Номгӯи низоми пардохтӣ	Номгӯи низоми пардохтӣ, ки дар он ҳодиса рӯй додааст, нишон дода мешавад.
2	Навъи ҳодиса	Навъи ҳодиса тибқи рӯйхати поёнрав нишон дода мешавад.
3	Макон	Суроғи макони рӯй додани ҳодиса нишон дода мешавад.
4	Сана	Санаи рӯй додани ҳодиса нишон дода мешавад.
5	Сабаби рӯй додан ва шарҳи ҳодиса	Маълумоти муфассал оид ба ҳодисаи рӯйдода ва сабабҳои рӯй додани он нишон дода мешавад.
6	Маблағи зарари воқеӣ	Маблағе, ки дар натиҷаи рӯй додани ҳодиса, аз тарафи низоми пардохтӣ ё муштарӣ иштирокчиёни низоми пардохтӣ зарар дидаанд, нишон дода мешавад.
7	Чораҳои андешидашуда барои бартараф кардани оқибатҳои ҳодиса	Чораҳои, ки барои бартараф намудани оқибатҳои ҳодисаи рӯйдода андешида шудаанд, нишон дода мешавад.
8	Иҷрокуандаи ҳисобот	Насаб, ном ва номи падари корманде, ки ҳисоботро омода намудааст, нишон дода мешавад.
9	Вазифа	Вазифаи корманде, ки ҳисоботро

10	Санаи тартиб додани ҳисобот	омода намудааст, нишон дода мешавад. Санаи таҳия намудани ҳисобот нишон дода мешавад.
----	-----------------------------	--

17.5. Варақаи 5 Ҷадвали 1.5. “Маълумот оид ба ҳодисаҳо”:

- Ҷадвали 1.5. иттилооти маҷмӯиро оид ба ҳодисаҳо, ки дар давраи ҳисоботӣ дар низоми пардохтӣ рӯй додаанд, дар бар мегирад;
- Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад;
- Ҷадвали 1.5. чунин пур карда мешавад:

Ҷадвали 1.5.

№ сатр	Номгӯй	Шарҳ
2	Навъи ҳодиса	Навъи ҳодиса тибқи рӯйхати поёнрав нишон дода мешавад.
3	Санаи ошкор шудани ҳодиса	Санаи ошкор шудани ҳодиса нишон дода мешавад.
4	Санаи рӯй додани ҳодиса	Санаи рӯй додани ҳодиса нишон дода мешавад.
5	Минтақаи рӯй додани ҳодиса	Минтақаи рӯй додани ҳодиса нишон дода мешавад.
6	Сабаби ҳодиса	Маълумоти муфассал оид ба сабабҳои рӯй додани ҳодиса нишон дода мешавад.
7	Оқибатҳои ҳодиса	Оқибатҳои ҳодисаи рӯйдода, маблағи зарар ва талафоти низоми пардохтӣ, ки дар натиҷаи ҳодиса ба амал омадааст, нишон дода мешавад.
8	Иштирокчи зарардидаи низоми пардохтӣ	Номгӯи иштирокчиёни низоми пардохтӣ, ки дар натиҷаи ҳодисаи рӯйдода зарар дидаанд, нишон дода мешавад.
9	Шумораи муштариёни зарардида	Шумораи муштариён, ки дар натиҷаи ҳодисаи рӯйдода зарар дидаанд, нишон дода мешавад.
10	Шарҳи чораҳои	Чораҳои мушаххасе, ки барои

	андешидашуда оид ба бартараф кардани оқибатҳои ҳодиса	бартараф кардани оқибатҳои ҳодиса андешида шудаанд, нишон дода мешавад.
11	Шарҳи чораҳои андешидашуда оид ба пешгирӣ намудани рӯй додани ҳодиса	Чораҳои мушаххасе, ки барои пешгирӣ намудани рӯй додани ҳодиса андешида шудаанд, нишон дода мешавад.

17.6. Варақаи 6 Ҷадвали 1.6. “Маълумот оид ба амалиётҳои қаллобӣ, ки бо/бе иштироки кортҳои пардохтии бонкӣ анҷом дода шудаанд (аз мавқеи бонки эмитент)”:

– Ҷадвали 1.6. иттилооти маҷмӯиро оид ба шумора ва маблағи амалиётҳои қаллобӣ бо иштирок ва бе иштироки кортҳои пардохтии бонкӣ, ки дар шабакаи худии иштирокчӣ ва дигар иштирокчиёни низоми пардохтӣ дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, дар бар мегирад. Маълумот аз мавқеи бонки эмитент пешниҳод карда мешавад;

– Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад;

– Ҷадвали 1.6. чунин пур карда мешавад:

Ҷадвали 1.6.

№ сатр	Номгӯй	Шарҳ
1	Амалиётҳои қаллобӣ тавассути кортҳои гумшуда, дуздидашуда	Амалиётҳои қаллобӣ, ки тавассути кортҳои пардохтии бонкии гумшуда ё дуздидашуда дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода мешаванд.
2	Амалиётҳои қаллобӣ бо истифодаи кортҳои қалбакӣ	Амалиётҳои қаллобӣ, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкии қалбакӣ дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода мешаванд.
3	Истифодаи қаллобии рақами корт дар шабакаи Интернет	Амалиётҳои қаллобӣ, ки бо истифодаи рақами корти пардохтии бонкӣ дар шабакаи Интернет дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода мешаванд.

4	Дигар	Ҳама гуна дигар амалиётҳои қаллобӣ, ки дар боло зикр карда нашудаанд.
№ сутун	Номгӯй	Шарҳ
2	Таснифоти амалиётҳои қаллобӣ	<p>Намудҳои асосии амалиётҳои қаллобӣ бо истифодаи қортҳои пардохтии бонкӣ тибқи таҷрибаи байналмилалӣ оварда шудааст.</p> <p>Шумора ва маблағи умумии ҳамаи амалиётҳои қаллобӣ, ки бо/бе иштироки қортҳои пардохтии бонкии иштирокчиёни низоми пардохтӣ дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода мешаванд.</p> <p>Шумора ва маблағи умумии амалиётҳои қаллобии гирифтани пули нақд бо/бе иштироки қортҳои пардохтии бонкии иштирокчии низоми пардохтӣ, ки дар шабакаи худии иштирокчӣ дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода мешавад.</p>
3 - 4	Ҳамагӣ, шумора ва маблағи умумии амалиётҳо	
5 - 6	Гирифтани пули нақд, шумора ва маблағи амалиётҳо	
7 - 8	Пардохти мол ва хизматрасониҳо, шумора ва маблағи амалиётҳо	<p>Шумора ва маблағи умумии амалиётҳои қаллобии пардохти мол ва хизматрасониҳо бо/бе иштироки қортҳои пардохтии бонкии иштирокчии низоми пардохтӣ, ки дар шабакаи худии иштирокчӣ дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода мешаванд.</p>
9 - 10	Интиқоли маблағҳо (P2P), шумора ва маблағи амалиётҳо	<p>Шумора ва маблағи умумии амалиётҳои қаллобии интиқоли маблағҳо (P2P) бо/бе иштироки</p>

		кортҳои пардохтии бонкии иштирокчии низоми пардохтӣ, ки дар шабакаи худии иштирокчӣ дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода мешаванд.
11-12	Гирифтани пули нақд, шумора ва маблағи амалиётҳо	Шумора ва маблағи умумии амалиётҳои қаллобии гирифтани пули нақд бо/бе иштироки кортҳои пардохтии бонкии иштирокчии низоми пардохтӣ, ки дар шабакаи дигар иштирокчиёни низоми пардохтӣ дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода мешаванд.
13-14	Пардохти мол ва хизматрасониҳо, шумора ва маблағи амалиётҳо	Шумора ва маблағи умумии амалиётҳои қаллобии пардохти мол ва хизматрасониҳо бо/бе иштироки кортҳои пардохтии бонкии иштирокчии низоми пардохтӣ, ки дар шабакаи дигар иштирокчиёни низоми пардохтӣ дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода мешаванд.
15-16	Интиқоли маблағҳо (P2P), шумора ва маблағи амалиётҳо	Шумора ва маблағи умумии амалиётҳои қаллобии интиқоли маблағҳо (P2P) бо/бе иштироки кортҳои пардохтии бонкии иштирокчии низоми пардохтӣ, ки дар шабакаи дигар иштирокчиёни низоми пардохтӣ дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода мешаванд.

18. Тартиби пур кардани Шакли №2 - ОНП “Маълумот оид ба низоми пардохтии байналмилалии бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ” (Замимаи №2):

18.1 Варақаи 1 Ҷадвали 2.1. “Маълумот оид ба иштирокчиёни низоми пардохтӣ, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад”:

– Ҷадвали 2.1. иттилоотро оид ба иштирокчиёни низоми пардохтӣ, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад, дар бар мегирад;

– Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад;

– Ҷадвали 2.1. чунин пур карда мешавад:

		Ҷадвали 2.1.
№ сугун	Номгӯй	Шарҳ
2	Номгӯи иштирокчӣ	Номгӯи иштирокчии низоми пардохтӣ, ки бо барориш ва хизматрасонии кортҳои пардохтии бонкӣ машғул аст, нишон дода мешавад.
3	Мавқеи иштирокчӣ дар низоми пардохтӣ	Мавқеи иштирокчӣ дар низоми пардохтӣ аз рӯи шартҳои иштирок дар низоми пардохтӣ нишон дода мешавад.
4	Санаи оғози иштирок	Санаи ба имзо расидани Шартнома оид ба иштирок дар низоми пардохтӣ нишон дода мешавад.
5	Санаи анҷоми иштирок	Санаи баромадан аз низоми пардохтӣ дар давраи ҳисоботӣ нишон дода мешавад.

18.2 Варақаи 2 Ҷадвали 2.2. “Маълумот оид ба амалиётҳое, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар низоми пардохтӣ анҷом дода шудаанд”:

– Ҷадвали 2.2. иттилоотро оид ба амалиётҳо бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар низоми пардохтӣ, ки дар давраи ҳисоботӣ дар шабакаи оператори низоми пардохтӣ коркард карда шудаанд, дар бар мегирад;

– Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешаванд;

– Ҷадвали 2.2. чунин пур карда мешавад:

№ сатр	Номгӯй	Шарҳ
I.	Амалиётҳои муштариёни иштирокчӣ дар шабакаи терминалии дигар иштирокчиён дар дохили кишвар (аз мақеи бонки ношир)	Амалиётҳои муштариёни иштирокчии низоми пардохтӣ, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар шабакаи терминалии дигар иштирокчиёни низоми пардохтӣ дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода шудаанд, нишон дода мешавад.
II.	Амалиётҳои муштариёни бонкҳои хориҷӣ дар шабакаи терминалии иштирокчӣ (аз мақеи бонки эквайер)	Амалиётҳои муштариёни бонкҳои хориҷӣ, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар шабакаи терминалии иштирокчиёни низоми пардохтӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода шудаанд, нишон дода мешавад.
III.	Амалиётҳои муштариёни иштирокчӣ дар шабакаи терминалии бонкҳои хориҷӣ (аз мақеи бонки ношир)	Маълумот оид ба амалиётҳои муштариёни иштирокчии низоми пардохтӣ, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар шабакаи терминалии бонкҳои хориҷӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода мешавад.
№ сутун	Номгӯй	Шарҳ
2	Номгӯи иштирокчиёни низоми пардохтӣ	Номгӯи иштирокчии низоми пардохтӣ, ки бо барориш ва хизматрасонии кортҳои пардохтӣ машғул мебошанд, нишон дода мешавад.
3 - 4	Шумора ва маблағи умумии амалиётҳо	Шумора ва маблағи умумии ҳамаи амалиётҳо, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода

		мешаванд.
5 - 6	Гирифтани пули нақд, шумора ва маблағи амалиётҳо	Шумора ва маблағи умумии амалиётҳои гирифтани пули нақд бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар давраи ҳисоботӣ нишон дода мешаванд.
7 - 8	Пардохти мол ва хизматрасониҳо, шумора ва маблағи амалиётҳо	Шумора ва маблағи умумии амалиётҳои пардохти мол ва хизматрасониҳо бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар давраи ҳисоботӣ нишон дода мешаванд.
9 - 10	Тижорати электронӣ, шумора ва маблағи амалиётҳо	Шумора ва маблағи умумии амалиётҳои тижорати электронӣ, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар шабакаи компютери иштирокчиёни низоми пардохтӣ дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода мешаванд.
11-12	Интиқоли маблағҳо (P2P), шумора ва маблағи амалиётҳо	Шумора ва маблағи умумии амалиётҳои интиқоли ғайринақдӣ маблағҳо (P2P) бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар давраи ҳисоботӣ нишон дода мешавад.

18.3. Варақаи 3 Ҷадвали 2.3. “Маълумот оид ба амалиётҳои, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар кишварҳо анҷом дода шудаанд”:

– Ҷадвали 2.3. иттилоотро оид ба амалиётҳо бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ, ки дар кишварҳои гуногун анҷом дода шудаанд ва дар шабакаи оператори низомии пардохтӣ дар давраи ҳисоботӣ коркард карда шудаанд, дар бар мегирад;

– Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешаванд;

– Ҷадвали 2.3. чунин пур карда мешавад:

Ҷадвали 2.3.

№ сатр	Номгӯй	Шарҳ
I	Амалиётҳои муштариёни иштирокчиён дар шабакаи терминалии бонкҳои хориҷӣ берун аз ҚТ (аз мавқеи бонки ношир)	Амалиётҳои муштариёни иштирокчиёни низоми пардохтӣ, ки дар шабакаи терминалии бонкҳои хориҷии берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода шудаанд, бо нишон додани кишварҳои хизматрасон нишон дода мешавад. Амалиётҳои муштариёни бонкҳои хориҷӣ, ки дар шабакаи терминалии иштирокчиёни низоми пардохтӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода шудаанд, аз рӯи кишварҳои барориши қортҳои пардохтӣ нишон дода мешавад.
II	Амалиётҳои муштариёни бонкҳои хориҷӣ дар шабакаи терминалии иштирокчиён (аз мавқеи бонки эквайер)	
Эзоҳ:	Тарзи пур кардани сутунҳои 3 - 12 дар баъди 18.2. Ҷадвали 2.2. шарҳ дода шудааст.	

18.4. Варақаи 4 Ҷадвали 2.4. “Маълумот оид ба шумора ва ҳаҷми пардохтҳои ғайринақдӣ, ки бо истифодаи қортҳои пардохтии бонкӣ дар шабакаи терминалии бонкҳои эквайер дар муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ анҷом дода шудаанд”:

– Ҷадвали 2.4. иттилоотро оид ба амалиётҳои пардохти мол ва хизматрасониҳо бо истифодаи қортҳои пардохтии бонкӣ, ки дар шабакаи оператори низоми пардохтӣ қоркарда карда шудаанд ва дар шабакаи терминалии бонкҳои эквайер дар муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ дар давраи ҳисоботӣ бо нишон додани моҳҳои алоҳида дар бар мегирад;

– Маълумоти мазкур ҳар се моҳ ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад;

– Ҷадвали 2.4. чунин пур карда мешавад:

Ҷадвали 2.4.

№ сугун	Номгӯй	Шарҳ
---------	--------	------

№ сатр	Номгуй	Шарҳ
2	Рамзи МСХ	Рамзи гурӯҳбандии муассисаи савдо ва хизматрасонӣ, ки тибқи стандарти байналмилалӣ (ISO 18245) муқаррар карда шудааст, нишон дода мешавад.
3	Гурӯҳбандии муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ	Намуди хизматрасонии муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ нишон дода мешавад.
4 – 9	Пардохти мол ва хизматрасониҳо, шумора ва ҳаҷми амалиётҳо	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳои мол ва хизматрасониҳо дар муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ бо назардошти моҳҳои алоҳида нишон дода мешавад.
1	4131, Автобусҳо	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои роҳи рои автобус нишон дода мешавад.
2	4511, Чиптаи ҳавопаймо	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои хариди чиптаи ҳавопаймо нишон дода мешавад.
3	4121, Такси	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои хизматрасониҳои такси нишон дода мешавад.
4	4011, Роҳи оҳан	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои хариди чиптаи роҳи оҳан нишон дода мешавад.
5	4784, Бочу хирочи роҳ ва кӯпрук	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои пардохти бочу хирочи роҳ ва кӯпрук нишон дода мешавад.
6	4789, Дигар	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо

	<p>хизматрасониҳои нақлиётӣ</p>	<p>тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои ҳама гуна хизматрасониҳои дигари нақлиётӣ, ки дар боло зикр нашудааст, нишон дода мешавад. Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои хизматрасониҳои ширкатҳои сайёҳие, ки хизматрасониҳои иттилоотӣ ва дастрас кардани чиптахоро пешниҳод менамоянд, нишон дода мешавад. Чунин нуқтаҳо аз номи сайёҳон барои фармоиш ва харидорӣ намудани чиптаҳои парвоз дар ҳавопаймо, саёҳати автобусӣ, саёҳати обӣ, иҷораи мошин, рафту омад бо қатора ва ҷойи зист ҳамчун агент баромад мекунад. Инчунин, ташкилкунандагони экскурсия, ки хизматрасонии ташкил ва интихоби экскурсияҳоро тавассути ширкатҳои сайёҳӣ ё бевосита ба истеъмолкунанда пешниҳод менамоянд, дохил мешаванд.</p>
<p>7</p>	<p>4722, Ширкатҳои саёҳӣ ва операторони саёҳӣ</p>	<p>Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ ба таҳвилгарони хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ барои зангҳои мобилӣ ва шаҳрӣ, почта, Интернет ва дигар хизматрасониҳо нишон дода мешавад.</p>
<p>8</p>	<p>4814, Хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ (алоқаи мобилӣ, Интернет ва ғ.)</p>	<p>Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии</p>
<p>9</p>	<p>4899, Телевизиони ноқилӣ, паҳши радифӣ ва ғ.</p>	<p>Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии</p>

10	4900, Хизматрасониҳои манзилию коммуналӣ	<p>бонкӣ барои пайвастшавӣ ва пахши мустақими барномаҳои телевизионии пулакӣ нишон дода мешавад.</p> <p>Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои хизматрасониҳои манзилию коммуналӣ нишон дода мешавад.</p>
11	5541, Нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ ва хизматрасонии техникаи автомобилҳо	<p>Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ дар нуқтаҳои савдо, ки фурӯши сӯзишвориро барои истифодабарии истеъмоли, дар нуқтаҳои таъхиси техникӣ ва таъмири автомобилҳо нишон дода мешавад.</p>
12	5812, Тарабхонаҳо ва хӯроки умум	<p>Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ дар тарабхонаҳо ва ҷойҳои хӯроки умум нишон дода мешавад.</p>
13	5912, Дорухонаҳо	<p>Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ дар дорухонаҳо нишон дода мешавад.</p>
14	5999, Марказҳо ва нуқтаҳои савдои яклухт ва чакана	<p>Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ дар марказҳо ва нуқтаҳои савдои яклухт ва чакана нишон дода мешавад.</p>
15	6300, Суғурта	<p>Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои хизматрасониҳои суғурта нишон дода мешавад.</p>
16	7011, Меҳмонхонаҳо	<p>Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои хизматрасониҳои</p>

17	7542, Шустушӯи нақлиёт	меҳмонхона нишон дода мешавад. Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои шустушӯи нақлиёт нишон дода мешавад.
18	7996, Хизматрасониҳои маданӣ-маишӣ	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои хизматрасониҳои маданӣ-маишӣ нишон дода мешавад.
19	7999, Курортҳо, осоишгоҳҳо ва минтақаҳои истироҳатӣ	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ дар нуқтаҳои истироҳат, шифохона ва пешниҳоди хизматрасониҳои маишӣ нишон дода мешавад.
20	8099, Муассисаҳои тиббӣ	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои хизматрасониҳои, ки аз тарафи муассисаҳои тиббӣ ва мутахассисони тиббӣ пешниҳод мешаванд нишон дода мешавад.
21	8299, Муассисаҳои таълимӣ	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои хизматрасониҳои муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла муассисаҳои томактабӣ, мактабӣ, миёнаи махсус, олий ва дигар муассисаҳои таълимӣ нишон дода мешавад.
22	8675, Автодром	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои хизматрасониҳои автодром ва супоридани имтиҳон ҳангоми гирифтани шаҳодатномаи ронандагӣ нишон

		дода мешавад.
23	9222, Ҷаримаҳо	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои ҷаримаҳо, ки ба буҷети давлат ворид мешаванд, нишон дода мешавад.
24	9311, Андозҳо, бочу хирочи гумрукӣ	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои андозҳо, бочу хирочи гумрукӣ, ки ба буҷети давлат ворид мешаванд, нишон дода мешавад.
25	9399, Дигар хизматрасониҳои давлатӣ	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои дигар хизматрасониҳои давлатӣ нишон дода мешавад.
26	9999, Дигар хизматрасониҳо	Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ барои ҳама гуна хизматрасониҳои дигар, ки дар рӯйхати боло зикр нашудааст, нишон дода мешавад.

#### 18.5. Варақаи 5 Ҷадвали 2.5. “Маълумот оид ба ҳодиса”:

- Ҷадвали 2.5. иттилоотро оид ба ҳодисаи дар давраи ҳисоботӣ дар низоми пардохтӣ рӯйдода дар бар мегирад;
- Маълумоти мазкур на дертар аз рӯзи ояндаи пас аз ошкор гардидани ҳодисаи рӯйдода, ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад;
- зери мафҳуми ҳодиса чунин ҳолатҳои зерин фаҳмида мешаванд:
  - Ҳама гуна ҳодисаи боздошти хизматрасонии низом дар сатҳи глобалӣ зиёда аз 30 дақиқа;
  - Ҳама гуна ҳодисаи қаллобӣ ё дуздӣ бо кортҳои пардохтии бонкӣ, ки аз ҷониби иштирокчиёни низоми пардохтӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муомилот бароварда шудаанд, ҳам дар дохили кишвар ва ҳам берун аз он ошкор карда шудаанд, инчунин бо кортҳои пардохтии бонкҳои хориҷӣ, ки дар шабакаи оператори

низомии пардохтӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон хизматрасонӣ шудаанд;

- Ҳама гуна ҳодисаи интишори маълумотҳои муштариён, хусусан ҳамлаҳои фишингӣ, киберҳамла ва дигар ҳамлаҳо, инчунин ҳолатҳои шикаст додани низомии амалиёти иштирокчиёни низомии пардохтӣ дар Осиёи Марказӣ бо мақсади дастрасии беиҷозат ба маълумоти қортҳои пардохтии бонкӣ.

– Ҷадвали 2.5. чунин пур карда мешавад:

Ҷадвали 2.5.

№ сатр	Номгӯй	Шарҳ
1	Номгӯи низомии пардохтӣ	Номгӯи низомии пардохтӣ, ки дар он ҳодиса рӯй додааст, нишон дода мешавад.
2	Навъи ҳодиса	Навъи ҳодиса тибқи рӯйхати поёнрав нишон дода мешавад.
3	Макон	Суроғи макони рӯй додани ҳодиса нишон дода мешавад.
4	Сана	Санаи рӯй додани ҳодиса нишон дода мешавад.
5	Сабаби рӯй додан ва шарҳи ҳодиса	Маълумоти муфассал оид ба ҳодисаи рӯйдода ва сабабҳои рӯй додани он нишон дода мешавад.
6	Маблағи зарари воқеӣ	Маблағе, ки дар натиҷаи рӯй додани ҳодиса, аз тарафи низомии пардохтӣ ё муштариёни иштирокчиёни низомии пардохтӣ зарар дидаанд, нишон дода мешавад.
7	Чораҳои андешидашуда барои бартараф кардани оқибатҳои ҳодиса	Чораҳое, ки барои бартараф кардани оқибатҳои ҳодисаи рӯйдода андешида шудаанд, нишон дода мешавад.
8	Иҷрокунандаи ҳисобот	Насаб, ном ва номи падари корманде, ки ҳисоботро омода намудааст, нишон дода мешавад.
9	Вазифа	Вазифаи корманде, ки ҳисоботро омода намудааст, нишон дода

		мешавад.
10	Санаи тартиб додани ҳисобот	Санаи таҳия намудани ҳисобот нишон дода мешавад.

18.6. Варақаи 6 Ҷадвали 2.6. “Маълумот оид ба амалиётҳои қаллобӣ, ки бо/бе иштироки кортҳои пардохтии бонкӣ анҷом дода шудаанд”:

– Ҷадвали 2.6. иттилооти маҷмӯиро оид ба шумора ва маблағи амалиётҳои қаллобӣ дар шабакаи оператори низоми пардохтӣ, ки бо иштирок ва бе иштироки кортҳои пардохтии бонкӣ дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, дар бар мегирад;

– Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад;

– Ҷадвали 2.6. чунин пур карда мешавад:

Ҷадвали 2.6.

№ сатр	Номгӯй	Шарҳ
I.	Маълумот оид ба амалиётҳои қаллобӣ (аз мавқеи бонки эквайер)	Маълумот оид ба амалиётҳои қаллобӣ, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, аз мавқеи бонки эквайер нишон дода мешаванд.
II.	Маълумот оид ба амалиётҳои қаллобӣ (аз мавқеи бонки эмитент)	Маълумот оид ба амалиётҳои қаллобӣ, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, аз мавқеи бонки эмитент нишон дода мешаванд.
1	Амалиётҳои қаллобӣ тавассути кортҳои гумшуда, дуздидашуда	Амалиётҳои қаллобӣ, ки тавассути кортҳои пардохтии бонкии гумшуда ё дуздидашуда дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода мешаванд.
2	Амалиётҳои қаллобӣ бо истифодаи кортҳои қалбакӣ	Амалиётҳои қаллобӣ, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкии қалбакӣ дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд,

3	Истифодаи қаллобии рақами корт дар шабакаи Интернет	нишон дода мешаванд. Амалиётҳои қаллобӣ, ки бо истифодаи рақами корти пардохтии бонкӣ дар шабакаи Интернет дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода мешаванд.
4	Дигар	Ҳама гуна дигар амалиётҳои қаллобӣ, ки дар боло зикр карда нашудаанд.
№ сутун	Номгӯй	Шарҳ
2	Таснифоти амалиётҳои қаллобӣ	Намудҳои асосии амалиётҳои қаллобӣ бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ тибқи таҷрибаи байналмилалӣ нишон дода мешавад.
3 - 4	Ҳамагӣ, шумора ва маблағи умумии амалиётҳо	Шумора ва маблағи умумии ҳамаи амалиётҳои қаллобӣ, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкии иштирокчиёни низоми пардохтӣ дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода мешаванд.
5 - 6	Гирифтани пули нақд, шумора ва маблағи амалиётҳо дар дохили кишвар	Шумора ва маблағи умумии амалиётҳои қаллобии гирифтани пули нақд бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкии иштирокчиёни низоми пардохтӣ дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи ҳисоботӣ нишон дода мешаванд.
7 - 8	Пардохти мол ва хизматрасониҳо, шумора ва маблағи амалиётҳо дар дохили кишвар	Шумора ва маблағи умумии амалиётҳои қаллобии пардохти мол ва хизматрасониҳо бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкии иштирокчиёни низоми пардохтӣ дар дохили Ҷумҳурии

<p>9-10</p>	<p>Интиқоли маблағҳо (P2P), шумора ва маблағи амалиётҳо дар дохили кишвар</p>	<p>Тоҷикистон дар давраи ҳисоботӣ нишон дода мешаванд. Шумора ва маблағи умумии амалиётҳои қаллобии интиқоли маблағҳо (P2P), ки бо/бе иштироки қортҳои пардохтии бонкии иштирокчиёни низоми пардохтӣ дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода мешаванд.</p>
<p>11-12</p>	<p>Гирифтани пули нақд, шумора ва маблағи амалиётҳо дар хориҷи кишвар</p>	<p>Шумора ва маблағи умумии амалиётҳои қаллобии гирифтани пули нақд бо истифодаи қортҳои пардохтии бонкии иштирокчиёни низоми пардохтӣ берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи ҳисоботӣ нишон дода мешаванд.</p>
<p>13-14</p>	<p>Пардохти мол ва хизматрасониҳо, шумора ва маблағи амалиётҳо дар хориҷи кишвар</p>	<p>Шумора ва маблағи умумии амалиётҳои қаллобии пардохти мол ва хизматрасониҳо бо истифодаи қортҳои пардохтии бонкии иштирокчиёни низоми пардохтӣ берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи ҳисоботӣ нишон дода мешаванд.</p>
<p>15-16</p>	<p>Интиқоли маблағҳо (P2P), шумора ва маблағи амалиётҳо дар хориҷи кишвар</p>	<p>Шумора ва маблағи умумии амалиётҳои қаллобии интиқоли маблағҳо (P2P), ки бо/бе иштироки қортҳои пардохтии бонкии иштирокчиёни низоми пардохтӣ берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода мешаванд.</p>

19. Тартиби пур кардани Шакли №3-ОНП “Маълумот оид ба низоми пардохтӣ, ки хизматрасонии қабули пардохтҳоро анҷом медиҳад”(Замимаи №3):

19.1. Варақаи 1 Ҷадвали 3.1. “Маълумот оид ба иштирокчиёни низоми пардохтӣ”:

– Ҷадвали 3.1. иттилоотро оид ба таҳвилгарони хизматрасонии пардохтие, ки иштирокчии низоми пардохтӣ мебошанд, дар бар мегирад;

– Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад;

– Ҷадвали 3.1. чунин пур карда мешавад:

		Ҷадвали 3.1.
№ сугун	Номгӯй	Шарҳ
2	Номгӯи иштирокчӣ	Номгӯи ҳуқуқии таҳвилгари хизматрасонии пардохтӣ, ки иштирокчии низоми пардохтӣ мебошад, нишон дода мешавад.
3	Мавқеи иштирокчӣ дар низоми пардохтӣ	Мавқеи иштирокчӣ дар низоми пардохтӣ аз рӯи шартҳои иштирок дар низоми пардохтӣ нишон дода мешавад.
4	Санаи оғози иштирок	Санаи ба имзо расидани Шартнома оид ба иштирок дар низоми пардохтӣ нишон дода мешавад.
5	Санаи анҷоми иштирок	Санаи баромадан аз низоми пардохтӣ дар давраи ҳисоботӣ нишон дода мешавад.

19.2. Варақаи 2 Ҷадвали 3.2. “Маълумот оид ба таҳвилгарони хизматрасонӣ дар низоми пардохтӣ”:

– Ҷадвали 3.2. иттилоотро оид ба таҳвилгарони хизматрасоние, ки ба манфиати онҳо пардохтҳо дар низоми пардохтӣ қабул карда мешаванд, дар бар мегирад;

– Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад;

– Ҷадвали 3.2. чунин пур карда мешавад:

Ҷадвали 3.2.

№ сутун	Номгӯй	Шарҳ
2	Таҳвилгари хизматрасонӣ	Номгӯи ҳуқуқии таҳвилгари хизматрасонӣ, ки ба манфиати он пардохтҳо тавассути низоми пардохтӣ қабул карда мешаванд, нишон дода мешавад. Намуди хизматрасонии таҳвилгари хизматрасонӣ, ки барои он муштарӣ тавассути низоми пардохтӣ пардохт менамояд, нишон дода мешавад.
3	Намуди хизматрасонӣ	Дар ҳолате, ки агар таҳвилгари хизматрасонӣ якчанд намуди хизматрасониҳоро пешниҳод намояд, он гоҳ ҳар як хизматрасонӣ дар алоҳидагӣ нишон дода мешавад.

19.3. Варақаи 3 Ҷадвали 3.3. “Маълумот оид ба шумора ва ҳаҷми амалиётҳо дар низоми пардохтӣ”:

– Ҷадвали 3.3. иттилоотро оид ба шумора ва ҳаҷми амалиётҳои қабули пардохтҳои хизматрасониҳои таҳвилгарони хизматрасонӣ, ки муштарӣён дар таҷҳизоти барномавӣ-техникии электронии иштирокчиёни низоми пардохтӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи ҳисоботӣ анҷом додаанд, дар бар мегирад;

– Маълумоти мазкур ҳар моҳ ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад;

– Ҷадвали 3.3. чунин пур карда мешавад:

Ҷадвали 3.3.		
№ сутун	Номгӯй	Шарҳ
2	Номгӯи хизматрасонӣ	Номгӯи хизматрасониҳои пардохтӣ нишон дода мешавад.
3-4	Ҳамагӣ, шумора ва ҳаҷми умумии амалиётҳо	Шумора ва ҳаҷми умумии амалиётҳои пардохти хизматрасониҳои таҳвилгарони хизматрасонӣ нишон дода мешавад.

<p>5-6</p>	<p>Бо пули нақд дар терминалҳои худкори худхизматрасон</p>	<p>Шумора ва ҳаҷми амалиётҳои пардохти хизматрасониҳои таҳвилгарони хизматрасонӣ, ки бо пули нақд тавассути терминалҳои худкори худхизматрасон анҷом дода шудаанд, нишон дода мешавад.</p>
<p>7-8</p>	<p>Тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ, Банкоматҳо</p>	<p>Шумора ва ҳаҷми амалиётҳои пардохти хизматрасониҳои таҳвилгарони хизматрасонӣ, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ тавассути банкоматҳо анҷом дода шудаанд, нишон дода мешавад.</p>
<p>9-10</p>	<p>Тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ, Терминалҳо</p>	<p>Шумора ва ҳаҷми амалиётҳои пардохти хизматрасониҳои таҳвилгарони хизматрасонӣ, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ тавассути терминалҳо анҷом дода шудаанд, нишон дода мешавад.</p>
<p>11-12</p>	<p>Тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ, Тиҷорати электронӣ</p>	<p>Шумора ва ҳаҷми амалиётҳои пардохти хизматрасониҳои таҳвилгарони хизматрасонӣ, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ тавассути тиҷорати электронӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода мешавад.</p>
<p>13-14</p>	<p>Ҳамёнҳои электронӣ</p>	<p>Шумора ва ҳаҷми амалиётҳои пардохти хизматрасониҳои таҳвилгарони хизматрасонӣ, ки бо истифодаи маблағҳои электронӣ тавассути ҳамёнҳои электронӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода мешавад.</p>

19.4. Варақаи 4 Ҷадвали 3.4. “Маълумот оид ба шумора ва ҳаҷми амалиётҳои таҳвилгарони хизматрасонӣ дар низоми пардохтӣ”:

– Ҷадвали 3.4. иттилоотро оид ба таҳвилгарони хизматрасонӣ, ки ба манфиати онҳо дар таҷҳизоти барномавӣ-техникии электронии иштирокчиёни низоми пардохтӣ амалиётҳои пардохти хизматрасониҳо дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, дар бар мегирад;

– Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад;

– Ҷадвали 3.4. чунин пур карда мешавад:

Ҷадвали 3.4.		
№ сатр	Номгӯй	Шарҳ
I.	Таҳвилгари хизматрасонӣ - резидент	Номи ҳуқуқии таҳвилгари хизматрасонӣ, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст ва ба манфиати он пардохтҳо қабул карда мешаванд, нишон дода мешавад.
II.	Таҳвилгари хизматрасонӣ - ғайрирезидент	Номи ҳуқуқии таҳвилгари хизматрасонӣ, ки берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст ва ба манфиати он пардохтҳо қабул карда мешаванд, нишон дода мешавад.
№ сатр	Номгӯй	Шарҳ
3-4	Ҳамагӣ, шумора ва ҳаҷми умумии амалиётҳо	Шумора ва ҳаҷми умумии амалиётҳои пардохти хизматрасониҳои таҳвилгарони хизматрасонӣ нишон дода мешавад.
5-6	Бо пули нақд дар терминалҳои худкори худхизматрасон	Шумора ва ҳаҷми амалиётҳои пардохти хизматрасониҳои таҳвилгарони хизматрасонӣ, ки бо пули нақд тавассути терминалҳои худкори худхизматрасон анҷом дода шудаанд, нишон дода мешавад.
7-8	Тавассути корти	Шумора ва ҳаҷми амалиётҳои

	пардохтии бонкӣ, Банкоматҳо	пардохти хизматрасониҳои таҳвилгарони хизматрасонӣ, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ тавассути банкоматҳо анҷом дода шудаанд, нишон дода мешавад.
9-10	Тавассути корти пардохтии бонкӣ, Терминалҳо	Шумора ва ҳаҷми амалиётҳои пардохти хизматрасониҳои таҳвилгарони хизматрасонӣ, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ тавассути терминалҳо анҷом дода шудаанд, нишон дода мешавад.
11-12	Тавассути корти пардохтии бонкӣ, Тичорати электронӣ	Шумора ва ҳаҷми амалиётҳои пардохти хизматрасониҳои таҳвилгарони хизматрасонӣ, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ тавассути тичорати электронӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода мешавад.
13-14	Ҳамёнҳои электронӣ	Шумора ва ҳаҷми амалиётҳои пардохти хизматрасониҳои таҳвилгарони хизматрасонӣ, ки бо истифодаи маблағҳои электронӣ тавассути ҳамёнҳои электронӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода мешавад.

19.5. Варақаи 5 Ҷадвали 3.5. “Маълумот оид ба ҳодиса”:

– Ҷадвали 3.5. иттилоотро оид ба ҳодисаи рӯйдода дар низоми пардохтӣ дар бар мегирад;

– Маълумоти мазкур на дертар аз рӯзи ояндаи пас аз ошкор гардидани ҳодисаи рӯйдода, ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад;

– зери мафҳуми ҳодиса чунин ҳолатҳои зерин фаҳмида мешаванд:

- Ҳама гуна ҳодисаи боздошти хизматрасонии низом зиёда аз 30 дақиқа;
- Ҳама гуна ҳодисаи қаллобӣ ё дуддӣ ба маблағи зиёда аз 20

нишондиҳанда барои ҳисобҳо;

- Ҳама гуна ҳодисаи интишори маълумотҳои муштарӣ, инчунин ҳодисаҳои, ки барои шикасти низоми амалиёти иштирокчиёни низоми пардохтӣ бо мақсади пайдо кардани дастрасии беиҷозат ба маълумотҳои муштарӣ равоона карда шудааст.
- Ҷадвали 3.5. чунин пур карда мешавад:

Ҷадвали 3.5.

№ сатр	Номгӯй	Шарҳ
1	Номгӯи низоми пардохтӣ	Номгӯи низоми пардохтӣ, ки дар он ҳодиса рӯй додааст, нишон дода мешавад.
2	Навъи ҳодиса	Навъи ҳодиса тибқи рӯйхати поёнрав нишон дода мешавад.
3	Макон	Суроғи макони рӯй додани ҳодиса нишон дода мешавад.
4	Сана	Санаи рӯй додани ҳодиса нишон дода мешавад.
5	Сабаби рӯй додан ва шарҳи ҳодиса	Маълумоти муфассал оид ба ҳодисаи рӯйдода ва сабабҳои рӯй додани он нишон дода мешавад.
6	Маблағи зарари воқеӣ	Маблағе, ки дар натиҷаи рӯй додани ҳодиса, аз тарафи низоми пардохтӣ ё муштарӣ иштирокчиёни низоми пардохтӣ зарар дидаанд, нишон дода мешавад.
7	Чораҳои андешидашуда барои бартараф кардани оқибатҳои ҳодиса	Чораҳои, ки барои бартараф кардани оқибатҳои ҳодисаи рӯйдода андешида шудаанд, нишон дода мешавад.
8	Иҷрокунандаи ҳисобот	Насаб, ном ва номи падари корманде, ки ҳисоботро омода намудааст, нишон дода мешавад.
9	Вазифа	Вазифаи корманде, ки ҳисоботро омода намудааст, нишон дода мешавад.

10	Санаи тартиб додани ҳисобот	Санаи таҳия намудани ҳисобот нишон дода мешавад.
----	-----------------------------	--

19.6. Варақаи 6 Ҷадвали 3.6. “Маълумот оид ба ҳодисаҳо”:

- Ҷадвали 3.6. иттилооти маҷмӯиро оид ба ҳодисаҳо, ки дар давраи ҳисоботӣ дар низоми пардохтӣ рӯй додаанд, дар бар мегирад;
- Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад;
- Ҷадвали 3.6. чунин пур карда мешавад:

Ҷадвали 3.6.

№ сатр	Номгӯй	Шарҳ
2	Навъи ҳодиса	Навъи ҳодиса тибқи рӯйхати поёнрав нишон дода мешавад.
3	Санаи ошкор шудани ҳодиса	Санаи ошкор шудани ҳодиса нишон дода мешавад.
4	Санаи рӯй додани ҳодиса	Санаи рӯй додани ҳодиса нишон дода мешавад.
5	Минтақаи рӯй додани ҳодиса	Минтақаи рӯй додани ҳодиса нишон дода мешавад.
6	Сабаби ҳодиса	Маълумоти муфассал оид ба сабабҳои рӯй додани ҳодиса нишон дода мешавад.
7	Оқибатҳои ҳодиса	Оқибатҳои ҳодисаи рӯйдода, маблағи зарар ва талафоти низоми пардохтӣ, ки дар натиҷаи ҳодиса ба амал омадааст, нишон дода мешавад.
8	Иштирокчиҳои зарардидаи низоми пардохтӣ	Номгӯи иштирокчиёни низоми пардохтӣ, ки дар натиҷаи ҳодисаи рӯйдода зарар дидаанд, нишон дода мешавад.
9	Шумораи муштариёни зарардида	Шумораи муштариён, ки дар натиҷаи ҳодисаи рӯйдода зарар дидаанд, нишон дода мешавад.
10	Шарҳи чораҳои андешидашуда оид ба бартараф кардани	Чораҳои мушаххасе, ки барои бартараф кардани оқибатҳои ҳодиса андешида шудаанд,

	оқибатҳои ҳодиса	нишон дода мешавад.
11	Шарҳи чораҳои андешидашуда оид ба пешгирӣ намудани ҳодиса	Чораҳои мушаххасе, ки барои пешгирӣ намудани рӯй додани ҳодиса андешида шудаанд, нишон дода мешавад.

20. Тартиби пур кардани Шакли №4 - ОНП “Маълумот оид ба низоми пардохтӣ, ки интиқоли маблағҳоро анҷом медиҳад” (Замимаи №4):

20.1. Варақаи 1 Ҷадвали 4.1. “Маълумот оид ба иштирокчиёни низоми пардохтӣ”:

– Ҷадвали 4.1. иттилоотро оид ба таҳвилгарони хизматрасонии пардохтие, ки иштирокчии низоми пардохтӣ мебошанд, дар бар мегирад;

– Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад;

– Ҷадвали 4.1. чунин пур карда мешавад:

		Ҷадвали 4.1.
№ сутун	Номгӯй	Шарҳ
2	Номгӯи иштирокчӣ	Номгӯи иштирокчиёни низоми пардохтӣ, ки тавассути онҳо низоми пардохтӣ амалиётҳои интиқоли маблағҳоро анҷом медиҳад, нишон дода мешавад.
3	Мавқеи иштирокчӣ дар низоми пардохтӣ	Мавқеи иштирокчӣ дар низоми пардохтӣ аз рӯи шартҳои иштирок дар низоми пардохтӣ нишон дода мешавад.
4	Санаи оғози иштирок	Санаи оғози иштироки иштирокчӣ дар низоми пардохтӣ нишон дода мешавад.
5	Санаи анҷоми иштирок	Санаи баромадан аз низоми пардохтӣ дар давраи ҳисоботӣ нишон дода мешавад.
6	Шумораи нуқтаҳои хизматрасонӣ	Шумораи нуқтаҳои хизматрасонии иштирокчии низоми пардохтӣ, ки тавассути

	онҳо муштариён метавонанд маблағҳои пулиро интиқол ва қабул намоянд, нишон дода мешавад.
--	--

20.2. Варақаи 2 Ҷадвали 4.2. “Маълумот оид ба шумораи нуқтаҳои хизматрасонии интиқоли маблағҳо дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон”:

– Ҷадвали 4.2. иттилоотро оид ба шумораи нуқтаҳои хизматрасонии интиқоли маблағҳои иштирокчиёни низоми пардохтӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бар мегирад;

– Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад;

– Ҷадвали 4.2. чунин пур карда мешавад:

		Ҷадвали 4.2.
№ сугун	Номгӯй	Шарҳ
2	Шумораи нуқтаҳои хизматрасонӣ, нуқтаҳои интиқол	Шумораи нуқтаҳои хизматрасонӣ, ки дар онҳо муштариён метавонанд маблағҳои пулиро дар дохил ва берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол диҳанд, нишон дода мешавад.
3	Шумораи нуқтаҳои хизматрасонӣ, нуқтаҳои қабул	Шумораи нуқтаҳои хизматрасонӣ, ки дар онҳо муштариён метавонанд маблағҳои пулиро аз дохил ва берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул намоянд, нишон дода мешавад.

20.3. Варақаи 3 Ҷадвали 4.3. “Маълумот оид ба амалиётҳои интиқоли маблағҳо, ки иштирокчиёни низоми пардохтӣ тавассути низоми интиқоли маблағҳо анҷом додаанд”:

– Ҷадвали 4.3. иттилоотро оид ба шумора ва ҳаҷми амалиётҳои вориди ва содираи интиқоли маблағҳои иштирокчиёни низоми пардохтӣ дар давраи ҳисоботӣ, аз рӯи асъори интиқоли маблағҳо дар бар мегирад;

– Маълумоти мазкур ҳар моҳ ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад;

– Ҷадвали 4.3. чунин пур карда мешавад:

Ҷадвали 4.3.

№ сатр	Номгӯй	Шарҳ
I.	Амалиётҳои интиқоли воридаи маблағҳо тавассути низоми интиқоли маблағҳо	Амалиётҳои интиқоли воридаи маблағҳо, ки аз хориҷа ба Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути низоми пардохтӣ интиқол дода шудаанд, нишон дода мешавад.
II.	Амалиётҳои интиқоли содираи маблағҳо тавассути низоми интиқоли маблағҳо	Амалиётҳои интиқоли содираи маблағҳо, ки аз Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути низоми пардохтӣ интиқол дода шудаанд, нишон дода мешавад.
III.	Амалиётҳои интиқоли дохилии маблағҳо (аз мавқеи интиқолдиҳанда)	Амалиётҳои интиқоли маблағҳо, ки дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода шудаанд, нишон дода мешавад. Маълумот аз мавқеи иштирокчии интиқолдиҳанда пешниҳод карда мешавад.
№ сутун	Номгӯй	Шарҳ
2	Номгӯи иштирокчӣ	Номи иштирокчии низоми пардохтӣ нишон дода мешавад.
3-4	Ҳамагӣ, шумора ва ҳаҷми амалиётҳо	Шумора ва ҳаҷми ҳамаи амалиётҳои интиқоли маблағҳо дар давраи ҳисоботӣ нишон дода мешавад.
5-6	Интиқолҳое, ки бо пули нақд дода шудаанд, шумора ва ҳаҷми амалиётҳо	Шумора ва ҳаҷми умумии маблағҳои интиқолшуда ва қабулшуда, ки дар давраи ҳисоботӣ дар шакли пули нақд дода шудаанд, нишон дода мешавад.
7-8	Интиқоли маблағҳо ба корти пардохтии бонкӣ,	Шумора ва ҳаҷми умумии интиқоли маблағҳо, ки дар

9-10	шумора ва ҳаҷми амалиётҳо  Интиқоли маблағҳо ба суратҳисоби бонкӣ, шумора ва ҳаҷми амалиётҳо	давраи ҳисоботӣ ба суратҳисоби корти пардохтии бонкӣ қабул ва интиқол дода шудаанд, нишон дода мешавад. Шумора ва ҳаҷми умумии интиқоли маблағҳо, ки дар давраи ҳисоботӣ ба суратҳисоби бонкӣ (ба истиснои суратҳисоби корти пардохтии бонкӣ) қабул ва интиқол дода шудаанд, нишон дода мешавад.
------	--	---

20.4. Варақаи 4 Ҷадвали 4.4. “Маълумот оид ба амалиётҳои интиқоли маблағҳо, ки дар кишварҳо тавассути низоми интиқоли маблағҳо анҷом дода шудаанд”:

– Ҷадвали 4.4. иттилоотро оид ба шумора ва ҳаҷми амалиётҳои интиқоли вориди ва содираи маблағҳо аз рӯи намудҳои асёр дар кишварҳои интиқолдиҳанда ва кишварҳои қабулкунандаи интиқоли маблағҳо анҷом дода шудаанд, дар бар мегирад;

– Маълумоти мазкур ҳар моҳ ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад;

– Ҷадвали 4.4. чунин пур карда мешавад:

Ҷадвали 4.4.

№ сатр	Номгӯй	Шарҳ
I.	Амалиётҳои интиқоли вориди маблағҳо тавассути низоми интиқоли маблағҳо (ҳамаи кишварҳо номбар карда шаванд)	Амалиётҳои интиқоли вориди маблағҳо аз хориҷа ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тавассути низоми пардохтӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода мешавад. Ҳамаи кишварҳои, ки аз онҳо интиқоли маблағҳо ворид гаштаанд, номбар кардан лозим аст.
II.	Амалиётҳои интиқоли содираи маблағҳо тавассути низоми интиқоли маблағҳо (ҳамаи кишварҳо номбар карда шаванд)	Амалиётҳои интиқоли содираи маблағҳо ба хориҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тавассути низоми пардохтӣ анҷом дода шудаанд, нишон дода мешавад. Ҳамаи кишварҳои, ки ба онҳо маблағҳо

№ сутун	Номгӯй	Шарҳ
2	Номгӯи кишварҳо	интиқол шудаанд, номбар кардан лозим аст.  Кишвари интиқолдиҳанда ва қабулқунандаи маблағе, ки тавассути низоми пардохтӣ интиқол дода шудааст, нишон дода мешавад.
3 - 4	Ҳамагӣ, шумора ва ҳаҷми интиқолҳо	Шумора ва ҳаҷми ҳамаи амалиётҳои интиқоли маблағҳо дар давраи ҳисоботӣ нишон дода мешавад.
5 - 6	Интиқолҳое, ки бо пули нақд дода шудаанд, шумора ва ҳаҷми амалиётҳо	Шумора ва ҳаҷми умумии маблағҳои интиқолшуда ва қабулшуда, ки дар давраи ҳисоботӣ дар шакли пули нақд дода шудаанд, нишон дода мешавад.
7 - 8	Интиқоли маблағҳо ба корти пардохтии бонкӣ, шумора ва ҳаҷми амалиётҳо	Шумора ва ҳаҷми умумии амалиётҳои интиқоли, ки дар давраи ҳисоботӣ ба суратҳисоби корти пардохтии бонкӣ қабул ва интиқол дода шудаанд, нишон дода мешавад.
9 - 10	Интиқоли маблағҳо ба суратҳисоби бонкӣ, шумора ва ҳаҷми амалиётҳо	Шумора ва ҳаҷми умумии амалиётҳои интиқоли, ки дар давраи ҳисоботӣ ба суратҳисоби бонкӣ (ба истиснои суратҳисоби корти пардохтии бонкӣ) қабул ва интиқол дода шудаанд, нишон дода мешавад.

20.5. Варақаи 5 Ҷадвали 4.5. “Маълумот оид ба интиқоли маблағҳое, ки ба интиқолгиранда дода нашудаанд”:

– Ҷадвали 4.5. иттилоотро оид ба шумора ва ҳаҷми маблағҳои интиқоли вориди ва содира, ки дар давраи ҳисоботӣ тавассути низоми интиқоли маблағҳо фиристода шудаанд, аммо ба

интиқолгирандаи маблағҳо дода нашудаанд, дар бар мегирад.

– Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад;

– Ҷадвали 4.5. чунин пур карда мешавад:

		Ҷадвали 4.5.	
№ сатр	Номгӯй	Шарҳ	
I.	Интиқолҳои воридаи маблағҳо	Амалиётҳои интиқоли воридаи маблағҳо, ки аз хориҷа ба Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути низоми пардохтӣ интиқол дода шудаанд, нишон дода мешавад.	
II.	Интиқолҳои содираи маблағҳо	Амалиётҳои интиқоли содираи маблағҳо, ки аз Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути низоми пардохтӣ интиқол дода шудаанд, нишон дода мешавад.	
№ сутун	Номгӯй	Шарҳ	
2	Асъори интиқоли маблағҳо	Асъори интиқоли маблағҳо нишон дода мешавад.	
3-4	Ҳамагӣ, Шумора ва ҳаҷми интиқоли маблағҳо	Шумора ва ҳаҷми интиқоли маблағҳои иштирокчиёни низоми пардохтӣ, ки дар давраи ҳисоботӣ ба интиқолгиранда дода нашудаанд, нишон дода мешавад.	
5-10	Аз онҳо, то 30 рӯз, аз 31 то 90 рӯз, зиёда аз 90 рӯз, Шумора ва ҳаҷми интиқоли маблағҳо	Шумора ва ҳаҷми интиқоли маблағҳо, ки дар давоми муҳлатҳои муайяни вақт ба интиқолгирандагон дода нашудаанд, нишон дода мешавад.	

20.6. Варақаи 6 Ҷадвали 4.6. “Маълумот оид ба тарифҳои низоми пардохтӣ”:

– Ҷадвали 4.6. иттилоотро оид ба тарифҳои интиқоли маблағҳои ворида ва содира, ки дар низоми пардохтӣ истифода мешаванд, дар бар мегирад;

– Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад;

– Ҷадвали 4.6. чунин пур карда мешавад:

Ҷадвали 4.6.

№ сатр	Номгӯй	Шарҳ
I.	Интиқоли маблағҳои ворида (ба Тоҷикистон)	Амалиётҳои интиқоли воридаи маблағҳо, ки аз хориҷа ба Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути низоми пардохтӣ интиқол дода шудаанд, нишон дода мешавад.
II.	Интиқоли маблағҳои содира (аз Тоҷикистон)	Амалиётҳои интиқоли содираи маблағҳо, ки аз Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути низоми пардохтӣ интиқол дода шудаанд, нишон дода мешавад.
№ сатр	Номгӯй	Шарҳ
2	Асъори интиқоли маблағҳо	Асъори интиқоли маблағҳо нишон дода мешавад.
3	Кишварҳо	Самти интиқоли маблағҳо тавассути низоми пардохтӣ нишон дода мешавад.
4	Маблағи амалиёти интиқоли	Маблағи амалиёти интиқоли тибқи тарифҳои муқарраршудаи низоми пардохтӣ нишон дода мешавад.
5	Ҳаққи хизмат барои амалиёти интиқоли	Ҳаққи хизмат барои амалиёти интиқоли, ки аз интиқолкунанда гирифта мешавад, нишон дода мешавад.
6	Мукофотпулии иштирокчи	Мукофотпулии иштирокчи низоми пардохтӣ, ки ҳисоби интиқоли маблағҳои ворида ва содира гирифта мешавад, нишон дода мешавад.

20.7. Варақҳои 7 Ҷадвали 4.7. “Маълумот оид ба ҳодисаҳо”:

– Ҷадвали 4.7. иттилоотро оид ба ҳодисаи рӯйдода дар низоми пардохтӣ дар бар мегирад;

– Маълумоти мазкур на дертар аз рӯзи ояндаи пас аз ошкор гардидани ҳодисаи рӯйдода, ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад;

– зери мафҳуми ҳодиса чунин ҳолатҳои зерин фаҳмида мешаванд:

- Ҳама гуна ҳодисаи боздошти хизматрасонии низом зиёда аз 30 дақиқа;

- Ҳама гуна ҳодисаи қаллобӣ ё дуддӣ, ки бо пешниҳоди хизматрасонӣ алоқаманд мебошанд;

- Ҳама гуна ҳодисаи интишори маълумотҳои муштарӣ, инчунин ҳодисаҳои, ки барои шикасти низоми амалиёти иштирокчиёни низоми пардохтӣ бо мақсади пайдо кардани дастрасии беиҷозат ба маълумотҳои муштарӣ равона карда шудааст.

– Ҷадвали 4.7. чунин пур карда мешавад:

Ҷадвали 4.7.

№ сатр	Номгӯй	Шарҳ
1	Номгӯи низоми пардохтӣ	Номгӯи низоми пардохтӣ, ки дар он ҳодиса рӯй додааст, нишон дода мешавад.
2	Навъи ҳодиса	Навъи ҳодиса тибқи рӯйхати поёнрав нишон дода мешавад.
3	Макон	Суроғи макони рӯй додани ҳодиса нишон дода мешавад.
4	Сана	Санаи рӯй додани ҳодиса нишон дода мешавад.
5	Сабаби рӯй додан ва шарҳи ҳодиса	Маълумоти муфассал оид ба ҳодисаи рӯйдода ва сабабҳои рӯй додани он нишон дода мешавад.
6	Маблағи зарари воқеӣ	Маблағе, ки дар натиҷаи рӯй додани ҳодиса, аз тарафи низоми пардохтӣ ё муштарӣ иштирокчиёни низоми пардохтӣ зарар дидаанд, нишон дода мешавад.
7	Чораҳои андешидашуда барои бартараф кардани	Чораҳои, ки барои бартараф кардани оқибатҳои ҳодисаи

	оқибатҳои ҳодиса	рӯйдода андешида шудаанд, нишон дода мешавад.
8	Иҷроқунандаи ҳисобот	Насаб, ном ва номи падари корманде, ки ҳисоботро омода намудааст, нишон дода мешавад.
9	Вазифа	Вазифаи корманде, ки ҳисоботро омода намудааст, нишон дода мешавад.
10	Санаи тартиб додани ҳисобот	Санаи таҳия намудани ҳисобот нишон дода мешавад.

20.8. Варақаи 7 Ҷадвали 4.7. “Маълумот оид ба ҳодисаҳо”:

- Ҷадвали 4.7. иттилооти маҷмӯиро оид ба ҳодисаҳо, ки дар давраи ҳисоботӣ дар низоми пардохтӣ рӯй додаанд, дар бар мегирад;
- Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад;
- Ҷадвали 4.7. чунин пур карда мешавад:

Ҷадвали 4.7.

№ сатр	Номгӯй	Шарҳ
2	Навъи ҳодиса	Навъи ҳодиса тибқи рӯйхати поёнрав нишон дода мешавад.
3	Санаи ошкор шудани ҳодиса	Санаи ошкор шудани ҳодиса нишон дода мешавад.
4	Санаи рӯй додани ҳодиса	Санаи рӯй додани ҳодиса нишон дода мешавад.
5	Минтақаи рӯй додани ҳодиса	Минтақаи рӯй додани ҳодиса нишон дода мешавад.
6	Сабаби ҳодиса	Маълумоти муфассал оид ба сабабҳои рӯй додани ҳодиса нишон дода мешавад.
7	Оқибатҳои ҳодиса	Оқибатҳои ҳодисаи рӯйдода, маблағи зарар ва талафоти низоми пардохтӣ, ки дар натиҷаи ҳодиса ба амал омадааст, нишон дода мешавад.
8	Иштирокчии зарардида	Номгӯи иштирокчии низоми пардохтӣ, ки дар натиҷаи

		ҳодисаи рӯйдода зарар дидаанд, нишон дода мешавад.
9	Шумораи муштариёни зарардида	Шумораи муштариён, ки дар натиҷаи ҳодисаи рӯйдода зарар дидаанд, нишон дода мешавад.
10	Шарҳи чораҳои андешидашуда оид ба бартараф намудани оқибатҳои ҳодиса	Чораҳои мушаххасе, ки барои бартараф намудани оқибатҳои ҳодиса андешида шудаанд, нишон дода мешавад.
11	Шарҳи чораҳои андешидашуда оид ба пешгирӣ намудани рӯй додани ҳодиса	Чораҳои мушаххасе, ки барои пешгирӣ намудани рӯй додани ҳодиса андешида шудаанд, нишон дода мешавад.

#### БОБИ 4. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

21. Бонки миллии Тоҷикистон махфияти Маълумоти пешниҳоднамудаи оператори низоми пардохтӣ ва иштирокчиёни онро эътироф намуда, ба шахсони сеюм ифшо накардани онро, ба истиснои ҳолатҳое, ки дар қонунгузорию Чумхурии Тоҷикистон пешбинӣ карда шудааст, таъмин менамояд.

22. Дар ҳолати сари вақт пешниҳод нагардидани Маълумот, инчунин пешниҳод гардидани маълумоти ноপুরра ё носоҳеҳ, Бонки миллии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад нисбати оператори низоми пардохтӣ чораҳои ғаврии ислоҳӣ ва таъсиррасонӣ, ки дар қонунгузорию Чумхурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст, татбиқ намояд.

Варақаи унвонӣ

№	Номгӯй	Мундариҷа
1	Номи оператори низоми пардохтӣ:	
2	Номи низоми пардохтӣ:	
3	Давраи ҳисоботӣ:	
4	Асъори ҳисобот:	(намуди асъор нишон дода шавад)
5	Ному насаби роҳбари оператори низоми пардохтӣ:	
6	Ному насаби сармуҳосибии оператори низоми пардохтӣ:	
7	Ному насаби иҷрокунандаи ҳисобот:	
8	Рақами телефони иҷрокунандаи ҳисобот:	
9	Санай тартиб додани ҳисобот:	

Ҷадвали 1.1. Маълумот оид ба иштирокчиёни низоми пардохтӣ

№	Номгӯи иштирокчӣ	Мавқеи иштирокчӣ дар низоми пардохтӣ *	Санаи оғози иштирок	Санаи анҷоми иштирок
1	2	3	4	5
1	Иштирокчии 1	Интиҳоб намоед:		
2	Иштирокчии 2	Интиҳоб намоед:		
3	Иштирокчии 3	Интиҳоб намоед:		
...	...	Интиҳоб намоед:		
N	Иштирокчии N	Интиҳоб намоед:		

\* аз рӯйхати поёнрав интиҳоб намоед

Замимаи №1 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ  
Шакли №1 - ОНП "Маълумот оид ба низоми пардохтии бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ"

Ҷадвали 1.2. Маълумот оид ба амалиётҳо, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкии иштирокчиёни низоми пардохтӣ анҷом дода шудаанд

№	Номгуи иштирокчиёни низоми пардохтӣ	Ҳамагӣ		аз онҳо,										
		Шумора и умумии амалиётҳо	Маблағи умумии амалиётҳо	Гирифтани пули нақд				Пардохти мол ва хизматрасониҳо		Тижорати электронӣ		Интиқоли маблағҳо (P2P)		
				Шумораи амалиётҳо	Маблағи амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо (асъори хориҷӣ)	Маблағи амалиётҳо (асъори хориҷӣ)	Шумораи амалиётҳо	Маблағи амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Маблағи амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Маблағи амалиётҳо	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>I. Амалиётҳои муштариёни иштирокчӣ дар шабакаи терминалии иштирокчӣ</b>														
1	Иштирокчии 1													
2	Иштирокчии 2													
...	...													
N	Иштирокчии N													
<b>II. Амалиётҳои муштариёни дигар иштирокчиён дар шабакаи терминалии иштирокчӣ</b>														
1	Иштирокчии 1													
2	Иштирокчии 2													
...	...													
N	Иштирокчии N													
<b>III. Амалиётҳои муштариёни бонкҳои хориҷӣ дар шабакаи терминалии иштирокчӣ</b>														
1	Иштирокчии 1													
2	Иштирокчии 2													
...	...													
N	Иштирокчии N													
<b>Ҳамагӣ</b>														

Замимаи №1 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ  
Шакли №1 - ОНП "Маълумот оид ба низоми пардохтии бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ"

Ҷадвали 1.3. Маълумот оид ба шумора ва ҳаҷми маблағҳои пардохтҳои ғайринақдӣ, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар шабакаи терминалии бонкҳои эквайер дар муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ анҷом дода шудаанд

№	Рамзи МСХ	Гуруҳбандии муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ	Пардохти мол ва хизматрасониҳо		Пардохти мол ва хизматрасониҳо		Пардохти мол ва хизматрасониҳо	
			"Моҳи 1"		"Моҳи 2"		"Моҳи 3"	
			Шумораи амалиётҳо	Ҳаҷми амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Ҳаҷми амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Ҳаҷми амалиётҳо
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4131	Автобусҳо						
2	4511	Чиптаи ҳавопаймо						
3	4121	Такси						
4	4011	Роҳи оҳан						
5	4784	Бочу хирочи роҳ ва кӯпрук						
6	4789	Дигар хизматрасониҳои нақлиётӣ						
7	4722	Ширкатҳои саёҳӣ ва операторони саёҳӣ						
8	4814	Хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ (алоқаи мобилӣ, Интернет ва ғ.)						
9	4899	Телевизиони ноқилӣ, паҳши радифӣ ва ғ.						
10	4900	Хизматрасониҳои манзилию коммуналӣ						
11	5541	Нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ ва хизматрасонии техникаи автомобилҳо						
12	5812	Тарабхонаҳо ва хӯроки умум						
13	5912	Дорухонаҳо						
14	5999	Марказҳо ва нуқтаҳои савдои яклухт ва чакана						
15	6300	Суғурга						
16	7011	Меҳмонхонаҳо						
17	7542	Шустушӯи нақлиёт						
18	7996	Хизматрасониҳои маданӣ-маишӣ						
19	7999	Курортҳо, осоишгоҳҳо ва минтақаҳои истироҳатӣ						
20	8099	Муассисаҳои тиббӣ						
21	8299	Муассисаҳои таълимӣ						
22	8675	Автодром						
23	9222	Ҷаримаҳо						
24	9311	Андозҳо, бочу хирочи гумрукӣ						
25	9399	Дигар хизматрасониҳои давлатӣ						
26	9999	Дигар хизматрасониҳо						
<b>Ҷамагӣ</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ҷадвали 1.4. Маълумот оид ба ҳодиса

№	Номгӯй	Мундариҷа
1	Номгӯи низоми пардохтӣ:	
2	Навъи ҳодиса :	
3	Макон:	
4	Сана:	
5	Сабаби рӯй додан ва шарҳи ҳодиса:	
6	Маблағи зарари воқеӣ:	
7	Чораҳои иҷрошуда барои баргараф кардани оқибатҳои ҳодиса:	
8	Иҷрокунандаи ҳисобот:	
9	Вазифа:	
10	Санаи тартиб додани ҳисобот:	

Замимаи №1 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ  
 Шакли №1 - ОНП "Маълумот оид ба низоми пардохтии бо истифодаи қортҳои пардохтии бонкӣ"

Ҷадвали 1.5. Маълумот оид ба ҳодисаҳо

№	Навъи ҳодиса *	Санаи ошкор шудани ҳодиса	Санаи рӯй додани ҳодиса	Минтақаи рӯй додани ҳодиса	Сабаби ҳодиса	Оқибатҳои ҳодиса	Иштирокчии зарардидаи низоми пардохтӣ	Шумораи муштариёни зарардида	Шарҳи чораҳои андешидашуда оид ба баргараф кардани оқибатҳои ҳодиса	Шарҳи чораҳои андешидашуда оид ба пешгирӣ намудани рӯй додани ҳодиса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Интиҳоб намоед:									
2	Интиҳоб намоед:									
3	Интиҳоб намоед:									
...	Интиҳоб намоед:									
N	Интиҳоб намоед:									

\* аз рӯйхати поёнрав интиҳоб намоед

Замимаи №1 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ  
 Шакли №1 - ОНП "Маълумот оид ба низоми пардохтии бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ"

Ҷадвали 1.6. Маълумот оид ба амалиётҳои қаллобӣ, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ анҷом дода шудаанд (аз мавқеи бонки эмитент)

№	Таснифоти амалиётҳои қаллобӣ	Ҳамагӣ		аз онҳо, дар шабакаи худии иштирокчӣ						дар шабакаи дигар иштирокчиён					
		Шумораи умумии амалиётҳо	Маблағи умумии амалиётҳо	Гирифтани пули нақд		Пардохти мол ва хизматрасониҳо		Интиқоли маблағҳо (P2P)		Гирифтани пули нақд		Пардохти мол ва хизматрасониҳо		Интиқоли маблағҳо (P2P)	
				Шумораи амалиётҳо	Маблағи амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Маблағи амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Маблағи амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Маблағи амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Маблағи амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Маблағи амалиётҳо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Амалиётҳои қаллобӣ тавассути кортҳои гумшуда, дуздашуда														
2	Амалиётҳои қаллобӣ бо истифодаи кортҳои қалбакӣ														
3	Истифодаи қаллобии рақами корт дар шабакаи Интернет														
4	Дигар														
<b>Ҳамагӣ, амалиётҳои қаллобӣ</b>															

Варақаи унвонӣ

№	Номгӯй	Мундариҷа
1	Номи оператори низоми пардохтӣ:	
2	Номи низоми пардохтӣ:	
3	Давраи ҳисоботӣ:	
4	Асъори ҳисобот:	(намуди асъор нишон дода шавад)
5	Ному насаби роҳбари оператори низоми пардохтӣ:	
6	Ному насаби сармуҳосиби оператори низоми пардохтӣ:	
7	Ному насаби иҷрокунандаи ҳисобот:	
8	Рақами телефони иҷрокунандаи ҳисобот:	
9	Санай тартиб додани ҳисобот:	

Замимаи №2 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ  
 Шакли №2 - ОНП "Маълумот оид ба низоми пардохтии байналмилалӣ бо истифодаи қортҳои пардохтии бонкӣ"

Ҷадвали 2.1. Маълумот оид ба иштирокчиёни низоми пардохтӣ

№	Номгӯи иштирокчӣ	Мавқеи иштирокчӣ дар низоми пардохтӣ *	Санаи оғози иштирок	Санаи анҷоми иштирок
1	2	3	4	5
1	Иштирокчии 1	Интиҳоб намоед:		
2	Иштирокчии 2	Интиҳоб намоед:		
3	Иштирокчии 3	Интиҳоб намоед:		
...	...	Интиҳоб намоед:		
N	Иштирокчии N	Интиҳоб намоед:		

\* аз рӯйхати поёнрав интиҳоб намоед

Замимаи №2 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ  
 Шакли №2 - ОНП "Маълумот оид ба низоми пардохтии байналмилалӣ бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ"

Ҷадвали 2.2. Маълумот оид ба амалиётҳои, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар низоми пардохтӣ анҷом дода шудаанд

№	Номгуи иштирокчӣ	Шумораи умумии амалиётҳо	Маблағи умумии амалиётҳо	аз онҳо,								
				Гирифтани пули нақд		Пардохти мол ва хизматрасониҳо		Тижорати электронӣ		Интиқоли маблағҳо (P2P)		
				Шумораи амалиётҳо	Маблағи амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Маблағи амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Маблағи амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Маблағи амалиётҳо	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>I. Амалиётҳои муштариёни иштирокчӣ дар шабакаи терминалии дигар иштирокчиён дар дохили кишвар (аз мавқеи бонки ношир)</b>												
1	Иштирокчии 1											
2	Иштирокчии 2											
...												
N	Иштирокчии N											
<b>II. Амалиётҳои муштариёни бонкҳои хориҷӣ дар шабакаи терминалии иштирокчӣ (аз мавқеи бонки эквайер)</b>												
1	Иштирокчии 1											
2	Иштирокчии 2											
...												
N	Иштирокчии N											
<b>III. Амалиётҳои муштариёни иштирокчӣ дар шабакаи терминалии бонкҳои хориҷӣ (аз мавқеи бонки ношир)</b>												
1	Иштирокчии 1											
2	Иштирокчии 2											
...												
N	Иштирокчии N											
<b>Ҷамағӣ дар низом</b>												

Замимаи №2 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ  
 Шакли №2 - ОНП "Маълумот оид ба низоми пардохтии байналмилалӣ бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ"

Ҷадвали 2.3. Маълумот оид ба амалиётҳо бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар кишварҳо

№	Номгӯи иштирокчӣ	Шумораи умумии амалиётҳо	Маблағи умумии амалиётҳо	аз онҳо,								
				Гирифтани пули нақд		Пардохти мол ва хизматрасониҳо		Тичорати электронӣ		Интиқоли маблағҳо (P2P)		
				Шумораи амалиётҳо	Маблағи амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Маблағи амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Маблағи амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Маблағи амалиётҳо	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>I. Амалиётҳои муштариёни иштирокчиён дар шабакаи терминалии бонкҳои хориҷӣ берун аз ҚТ (аз мавқеи бонки ношир)</b>												
1	Кишвари 1											
2	Кишвари 2											
...	...											
N	Кишвари N											
<b>II. Амалиётҳои муштариёни бонкҳои хориҷӣ дар шабакаи терминалии иштирокчиён (аз мавқеи бонки эквайер)</b>												
1	Кишвари 1											
2	Кишвари 2											
...	...											
N	Кишвари N											
<b>Ҷамагӣ дар низом</b>												

Замимаи №2 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ  
Шакли №2 - ОНП "Маълумот оид ба низоми пардохтии байналмилалӣ бо истифодаи  
кортҳои пардохтии бонкӣ"

Ҷадвали 2.4. Маълумот оид ба шумора ва ҳаҷми маблағҳои пардохтҳои ғайринақдӣ, ки бо истифодаи картҳои пардохтии бонкӣ дар шабакаи терминалии бонкҳои эквайер дар муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ анҷом дода шудаанд

№	Рамзи МСХ	Гурӯҳбандии муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ	Пардохти мол ва хизматрасониҳо		Пардохти мол ва хизматрасониҳо		Пардохти мол ва хизматрасониҳо	
			"Моҳи 1"		"Моҳи 2"		"Моҳи 3"	
			Шумораи амалиётҳо	Ҳаҷми амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Ҳаҷми амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Ҳаҷми амалиётҳо
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4131	Автобусҳо						
2	4511	Чиптаи ҳавопаймо						
3	4121	Такси						
4	4011	Роҳи оҳан						
5	4784	Бочу хироҷи роҳ ва кӯпрук						
6	4789	Дигар хизматрасониҳои нақлиётӣ						
7	4722	Ширкатҳои саёҳӣ ва операторони саёҳӣ						
8	4814	Хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ (алоқаи мобилӣ, Интернет ва ғ.)						
9	4899	Телевизиони ноқилӣ, паҳши радифӣ ва ғ.						
10	4900	Хизматрасониҳои манзилию коммуналӣ						
11	5541	Нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ ва хизматрасонии техникӣ автомобилҳо						
12	5812	Тарабхонаҳо ва ҳуроки умум						
13	5912	Дорухонаҳо						
14	5999	Марказҳо ва нуқтаҳои савдои яклуфт ва чакана						
15	6300	Суғурта						
16	7011	Меҳмонхонаҳо						
17	7542	Шустушӯи нақлиёт						
18	7996	Хизматрасониҳои маданӣ-маишӣ						
19	7999	Курортҳо, осоишгоҳҳо ва минтақаҳои истироҳатӣ						
20	8099	Муассисаҳои тиббӣ						
21	8299	Муассисаҳои таълимӣ						
22	8675	Автодром						
23	9222	Ҷаримаҳо						
24	9311	Андозҳо, бочу хироҷи гумрукӣ						
25	9399	Дигар хизматрасониҳои давлатӣ						
26	9999	Дигар хизматрасониҳо						
<b>Ҷамагӣ</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ҷадвали 2.5. Маълумот оид ба ҳодиса

№	Номгӯй	Мундариҷа
1	Номгӯи низоми пардохтӣ:	
2	Навъи ҳодиса:	
3	Макон:	
4	Сана:	
5	Сабоби рӯй додан ва шарҳи ҳодиса:	
6	Маблағи зарари воқеӣ:	
7	Чораҳои андешидашуда барои бартараф кардани оқибатҳои ҳодиса:	
8	Иҷрокунандаи ҳисобот:	
9	Вазифа:	
10	Санаи тартиб додани ҳисобот:	

Замимаи №2 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ  
 Шакли №2 - ОНП "Маълумот оид ба низоми пардохтии байналмилалӣ бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ"

Ҷадвали 2.6. Маълумот оид ба амалиётҳои қаллобӣ, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ анҷом дода шудаанд

№	Таснифоти амалиётҳои қаллобӣ	Ҳамагӣ		аз онҳо,					
		Шумораи умумии амалиётҳо	Маблағи умумии амалиётҳо	Гирфтани пули нақд		Пардохти мол ва хизматрасониҳо		Интиқоли маблағҳо (P2P)	
				Шумораи амалиётҳо	Маблағи амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Маблағи амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Маблағи амалиётҳо
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
<b>I. Маълумот оид ба амалиётҳои қаллобӣ (аз мавқеи бонки эквайер)</b>									
1	Амалиётҳои қаллобӣ тавассути кортҳои гумшуда, дуздидашуда								
2	Амалиётҳои қаллобӣ бо истифодаи кортҳои қалбакӣ								
3	Истифодаи қаллобии рақами корт дар шабакаи Интернет								
4	Дигар								
<b>II. Маълумот оид ба амалиётҳои қаллобӣ (аз мавқеи бонки эмитент)</b>									
1	Амалиётҳои қаллобӣ тавассути кортҳои гумшуда, дуздидашуда								
2	Амалиётҳои қаллобӣ бо истифодаи кортҳои қалбакӣ								
3	Истифодаи қаллобии рақами корт дар шабакаи Интернет								
4	Дигар								
<b>Ҳамагӣ, амалиётҳои қаллобӣ</b>									

Варақаи унвонӣ

№	Номгӯй	Мундариҷа
1	Номи оператори низоми пардохтӣ:	
2	Номи низоми пардохтӣ:	
3	Давраи ҳисоботӣ:	
4	Асъори ҳисобот:	(намуди асъор нишон дода шавад)
5	Ному насаби роҳбари оператори низоми пардохтӣ:	
6	Ному насаби сармуҳосиби оператори низоми пардохтӣ:	
7	Ному насаби иҷрокунандаи ҳисобот:	
8	Рақами телефони иҷрокунандаи ҳисобот:	
9	Санай тартиб додани ҳисобот:	

Ҷадвали 3.1. Маълумот оид ба иштирокчиёни низоми пардохтӣ

№	Номгӯи иштирокчӣ	Мавқеи иштирокчӣ дар низоми пардохтӣ *	Санаи оғози иштирок	Санаи анҷоми иштирок
1	2	3	4	5
1	Иштирокчии 1	Интиҳоб намоед:		
2	Иштирокчии 2	Интиҳоб намоед:		
3	Иштирокчии 3	Интиҳоб намоед:		
...	...	Интиҳоб намоед:		
N	Иштирокчии N	Интиҳоб намоед:		

\* аз рӯйхати поёнрав интиҳоб намоед

Ҷадвали 3.2. Маълумот оид ба таҳвилгарони хизматрасонӣ дар низоми пардохтӣ

№	Таҳвилгари хизматрасонӣ	Намуди хизматрасонӣ *
1	2	3
1	Таҳвилгари 1	Интиҳоб намоед:
		...
		...
2	Таҳвилгари 2	Интиҳоб намоед:
		...
		...
3	Таҳвилгари 3	Интиҳоб намоед:
...	...	Интиҳоб намоед:
N	Таҳвилгари N	Интиҳоб намоед:

\* аз рӯйхати поёнрав интиҳоб намоед

Замимаи №3 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ  
Шакли №3-ОНП “Маълумот оид ба низоми пардохтӣ, ки хизматрасонии қабули пардохтҳоро анҷом медиҳад”

Ҷадвали 3.3. Маълумот оид ба шумора ва ҳаҷми амалиётҳо дар низоми пардохтӣ

№	Номгӯи таҳвилгари хизматрасонӣ	Ҳамагӣ		аз онҳо,									
				Бо пули нақд дар терминалҳои худкори хизматрасон		Тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ						Ҳамёни электронӣ	
						Банкоматҳо		Терминалҳо		Тичорати электронӣ			
Шумораи умумии амалиётҳо	Ҳаҷми умумии амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Ҳаҷми амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Ҳаҷми амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Ҳаҷми амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Ҳаҷми амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Ҳаҷми амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Ҳаҷми амалиётҳо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. шаҳри Душанбе</b>		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>II. Вилояти Суғд</b>		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>III. Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ</b>		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>IV. Вилояти Хатлон</b>		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>V. Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон</b>		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ</b>		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1	Алокаи мобилӣ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Алокаи телефонӣ ва NGN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Операторони алокаи байналмилалӣ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Маориф	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Интернет	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Хизматрасониҳои коммуналӣ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Андоz	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	Чаримаҳо	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	Хизматрасониҳои давлатӣ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	Хизматрасониҳои бонкӣ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	Пур кардани ҳамёни электронӣ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Тичорати электронӣ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	Шабакаҳои иҷтимоӣ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	Бозиҳои Интернет	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	Хизматрасониҳои букмекерӣ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	Хизматрасониҳои реклама ва эълонҳо	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	Хайрия	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	Дигар пардохтҳо	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Замимаи №3 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ  
Шакли №3-ОНП “Маълумот оид ба низоми пардохтӣ, ки хизматрасонии қабули пардохтҳоро анҷом медиҳад”

Ҷадвали 3.4. Маълумот оид ба шумора ва ҳаҷми амалиётҳои таҳвилгарони хизматрасонӣ дар низоми пардохтӣ

№	Номгуи таҳвилгари хизматрасонӣ	Ҳамагӣ		аз онҳо,									
				Бо пули нақд дар терминалҳои худкори худхизматрасон		Тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ						Ҳамёни электронӣ	
						Банкоматҳо		Терминалҳо		Тижорати электронӣ			
Шумораи умумии амалиётҳо	Ҳаҷми умумии амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Ҳаҷми амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Ҳаҷми амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Ҳаҷми амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Ҳаҷми амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Ҳаҷми амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Ҳаҷми амалиётҳо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. Таҳвилгари хизматрасонӣ - резидент</b>		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Таҳвилгари 1	0	0,00										
1.2.	Таҳвилгари 2	0	0,00										
1.3.	Таҳвилгари 3	0	0,00										
...	...	0	0,00										
N	Таҳвилгари N	0	0,00										
<b>II. Таҳвилгари хизматрасонӣ - ғайрирезидент</b>		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Таҳвилгари 1	0	0,00										
2.2.	Таҳвилгари 2	0	0,00										
2.3.	Таҳвилгари 3	0	0,00										
...	...	0	0,00										
N	Таҳвилгари N	0	0,00										
<b>Ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ</b>		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Ҷадвали 3.5. Маълумот оид ба ҳодиса

№	Номгӯй	Мундариҷа
1	Номгӯи низоми пардохтӣ:	
2	Навъи ҳодиса:	
3	Макон:	
4	Сана:	
5	Сабоби рӯй додан ва шарҳи ҳодиса:	
6	Маблағи зарари воқеӣ:	
7	Чораҳои андешидашуда барои бартараф кардани оқибатҳои ҳодиса:	
8	Иҷрокунандаи ҳисобот:	
9	Вазифа:	
10	Санаи тартиб додани ҳисобот:	

Замимаи №3 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ  
Шакли №3-ОНП “Маълумот оид ба низоми пардохтӣ, ки хизматрасонии қабули пардохтхоро анҷом медиҳад”

Ҷадвали 3.6. Маълумот оид ба ҳодисаҳо

№	Навъи ҳодиса	Санаи ошкор шудани ҳодиса	Санаи рӯй додани ҳодиса	Минтақаи рӯй додани ҳодиса	Сабаби ҳодиса	Оқибатҳои ҳодиса	Иштирокчи зарардидаи низоми пардохтӣ	Шумораи муштариёни зарардида	Шарҳи чораҳои андешидашуда оид ба бартараф кардани оқибатҳои ҳодиса	Шарҳи чораҳои андешидашуда оид ба пешгирӣ намудани ҳодиса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Интиҳоб намоед:									
2	Интиҳоб намоед:									
3	Интиҳоб намоед:									
...	Интиҳоб намоед:									
N	Интиҳоб намоед:									

Варақаи унвонӣ

№	Номгӯй	Мундариҷа
1	Номи оператори низоми пардохтӣ:	
2	Номи низоми пардохтӣ:	
3	Давраи ҳисоботӣ:	
4	Асҳори ҳисобот:	(намуди асҳор нишон дода шавад)
5	Ному насаби роҳбари оператори низоми пардохтӣ:	
6	Ному насаби сармуҳосибии оператори низоми пардохтӣ:	
7	Ному насаби иҷрокунандаи ҳисобот:	
8	Рақами телефони иҷрокунандаи ҳисобот:	
9	Санай тартиб додани ҳисобот:	

Ҷадвали 4.1. Маълумот оид ба иштирокчиёни низоми пардохтӣ, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад

№	Номгӯи иштирокчӣ	Мавқеи иштирокчӣ дар низоми пардохтӣ *	Санаи оғози иштирок	Санаи оғози иштирок	Шумораи нуқтаҳои хизматрасонӣ
1	2	3	4	5	6
1	Иштирокчии 1	Интиҳоб намоед:			
2	Иштирокчии 2	Интиҳоб намоед:			
3	Иштирокчии 3	Интиҳоб намоед:			
...	...	Интиҳоб намоед:			
N	Иштирокчии N	Интиҳоб намоед:			

\* аз рӯйхати поёнрав интиҳоб намоед

Ҷадвали 4.2. Маълумот оид ба нуқтаҳои хизматрасонии интиқоли маблағҳо дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

№	Минтақа	Шумораи нуқтаҳои хизматрасонӣ	
		Нуқтаҳои интиқол	Нуқтаҳои қабул
1	2	3	4
	<b>I. Шаҳри Душанбе</b>	0	0,00
	<b>II. Вилояти Суғд</b>	0	0,00
	<b>III. Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ</b>	0	0,00
	<b>IV. Вилояти Хатлон</b>	0	0,00
	<b>V. Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон</b>	0	0,00
	<b>Ҷамағӣ</b>	0	0,00

Замимаи №4 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ  
Шакли №4 - ОНП “Маълумот оид ба низоми пардохтӣ, ки интиқоли маблағоро анҷом медиҳад”

Ҷадвали 4.3. Маълумот оид ба амалиётҳои интиқоли маблағҳо, ки иштирокчиёни низоми пардохтӣ тавассути низоми интиқоли маблағҳо анҷом додаанд

№	Номгӯи иштирокчӣ	Ҷамагӣ		аз онҳо,					
				Интиқолҳое, ки бо пули нақд дода шудаанд		Интиқоли маблағҳо ба корти пардохтӣ		Интиқоли маблағҳо ба суратҳисоби бонкӣ	
		шумораи амалиётҳо	ҳаҷми амалиётҳо	шумораи амалиётҳо	ҳаҷми амалиётҳо	шумораи амалиётҳо	ҳаҷми амалиётҳо	шумораи амалиётҳо	ҳаҷми амалиётҳо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Асбори маблағи интиқолҳо: (нишон дода шавад)</b>									
<b>I. Амалиётҳои вориди интиқоли маблағҳо тавассути низоми интиқоли маблағҳо</b>		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Иштирокчии 1								
1.2.	Иштирокчии 2								
...	...								
N	Иштирокчии N								
<b>II. Амалиётҳои содираи интиқоли маблағҳо тавассути низоми интиқоли маблағҳо</b>		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Иштирокчии 1								
2.2.	Иштирокчии 2								
...	...								
N	Иштирокчии N								
<b>III. Амалиётҳои дохилии интиқоли маблағҳо (аз мавқеи бонки интиқолдиҳанда)</b>		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.	Иштирокчии 1								
3.2.	Иштирокчии 2								
...	...								
N	Иштирокчии N								
<b>Асбори маблағи интиқолҳо: (нишон дода шавад)</b>									
<b>Асбори маблағи интиқолҳо: (нишон дода шавад)</b>									

Эзоҳ: ҳангоми зарурият ҷадвал давом дода шавад

Замимаи №4 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ  
Шакли №4 - ОНП “Маълумот оид ба низоми пардохтӣ, ки интиқоли маблағҳоро анҷом медиҳад”

Ҷадвали 4.4. Маълумот оид ба амалиётҳои интиқоли маблағҳое, ки дар кишварҳо тавассути низоми интиқоли маблағҳо анҷом дода шудаанд

№	Номгуи кишварҳо	Ҳамагӣ		аз онҳо,					
				Интиқолҳое, ки бо пули нақд дода шудаанд		Интиқоли маблағҳо ба корти пардохтии бонкӣ		Интиқоли маблағҳо ба суратҳисоби бонкӣ	
		шумораи амалиётҳо	ҳаҷми амалиётҳо	шумораи амалиётҳо	ҳаҷми амалиётҳо	шумораи амалиётҳо	ҳаҷми амалиётҳо	шумораи амалиётҳо	ҳаҷми амалиётҳо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Асъори маблағи интиқолҳо:</b> <u>(нишон дода шавад)</u>									
<b>I. Амалиётҳои вориди интиқоли маблағҳо тавассути низоми интиқоли маблағҳо (ҳамаи кишварҳо номбар карда шавад)</b>		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Кишвари 1								
1.2.	Кишвари 2								
...	...								
N	Кишвари N								
<b>II. Амалиётҳои содираи интиқоли маблағҳо тавассути низоми интиқоли маблағҳо (ҳамаи кишварҳо номбар карда шавад)</b>		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Кишвари 1								
2.2.	Кишвари 2								
...	...								
N	Кишвари N								
<b>Асъори маблағи интиқолҳо:</b> <u>(нишон дода шавад)</u>									
<b>Асъори маблағи интиқолҳо:</b> <u>(нишон дода шавад)</u>									

Эзоҳ: ҳангоми зарурият ҷадвал давом дода шавад

Замимаи №4 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ  
Шакли №4 - ОНП “Маълумот оид ба низоми пардохтӣ, ки интиқоли маблағҳоро анҷом медиҳад”

Ҷадвали 4.5. Маълумот оид ба интиқоли маблағҳое, ки ба интиқолгиранда дода нашудаанд

№	Асъори маблағи интиқол	Ҳамагӣ		аз онҳо,					
				то 30 рӯз		аз 31 то 90 рӯз		зиёда аз 90 рӯз	
		Шумораи интиқолҳо	Ҳаҷми маблағҳои интиқолҳо	Шумораи амалиётҳо	Маблағи амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Маблағи амалиётҳо	Шумораи амалиётҳо	Маблағи амалиётҳо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Интиқолҳои воридаи маблағҳо</b>									
1	долл. ИМА								
2	евро								
3	рублҳои русӣ								
...	...								
N	асъори дигар								
<b>II. Интиқолҳои содираи маблағҳо</b>									
1	долл. ИМА								
2	евро								
3	рублҳои русӣ								
...	...								
N	асъори дигар								

Ҷадвали 4.6. Маълумот оид ба тарифҳои низоми пардохтӣ \*

№	Асъор	Кишварҳо **	Маблағи амалиёти интиқолий	Ҳаққи хизмат барои амалиёти интиқолий	Мукофотпулии иштирокчӣ
1	2	3	4	5	6
<b>I. Интиқоли маблағҳои ворида (ба Тоҷикистон)</b>					
1	долл. ИМА				
2	евро				
3	рубли русӣ				
...	...				
N	асъори дигар				
<b>II. Интиқоли маблағҳои содира (аз Тоҷикистон)</b>					
1	долл. ИМА				
2	евро				
3	рубли русӣ				
...	...				
N	асъори дигар				

\* ҳангоми зарурят ҷадвал давом дода шавад

\*\* кишвари самти интиқоли маблағҳо нишон дода шавад

Ҷадвали 4.7. Маълумот оид ба ҳодиса

№	Номгӯй	Мундариҷа
1	Номгӯи низоми пардохтӣ:	
2	Навъи ҳодиса:	
3	Макон:	
4	Сана:	
5	Сабоби рӯй додан ва шарҳи ҳодиса:	
6	Маблағи зарари воқеӣ:	
7	Чораҳои иҷрошуда барои бартараф кардани оқибатҳои ҳодиса:	
8	Иҷрокунандаи ҳисобот:	
9	Вазифа:	
10	Санаи тартиб додани ҳисобот:	

Ҷадвали 4.8. Маълумот оид ба ҳодисаҳо

№	Навъи ҳодиса	Санаи ошкор шудани ҳодиса	Санаи рӯй додани ҳодиса	Минтақаи рӯй додани ҳодиса	Сабаби ҳодиса	Оқибатҳои ҳодиса	Иштирокчи и зарардидаи низоми пардохтӣ	Шумораи муштариёни зарардида	Шарҳи чораҳои андешидашуда оид ба бартараф кардани оқибатҳои ҳодиса	Шарҳи чораҳои андешидашуда оид ба пешгирии намудани рӯй додани ҳодиса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Интиҳоб намоед:									
2	Интиҳоб намоед:									
3	Интиҳоб намоед:									
...	Интиҳоб намоед:									
N	Интиҳоб намоед:									

\* аз рӯйхати поёнрав интиҳоб намоед